

**Замимаи №1 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи омурии №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Рӯйхати суратҳисобҳои, ки ҳангоми тартиб додани шакли ҳисоботи омурии №1 АҚ “Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ” истифода бурда мешаванд.

Барои ташкилотҳои қарзӣ

Рақами ҳисоб	Номи ҳисоб
10530	ҚАРЗҲОИ БАЙНИБОНКӢ БАРОИ ГИРИФТАН
10531	Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули милли
10533	Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10535	Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар хориҷа – пули милли
10537	Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ
10539	Қарзҳои байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули милли
10541	Қарзҳои байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10543	Қарзҳои байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – пули милли
10545	Қарзҳои байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – асъори хориҷӣ
10550	ҚАРЗҲОИ СУБОРДИНАРИ
10551	Қарзҳои субординари бонкҳо дар Тоҷикистон – пули милли
10553	Қарзҳои субординари бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10555	Қарзҳои субординари бонкҳо дар хориҷа – пули милли
10557	Қарзҳои субординари бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ
10559	Қарзҳои субординари ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули милли
10561	Қарзҳои субординари ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10590	БАРОИ ГИРИФТАН АЗ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҒАЙРИБОНКӢ
10591	Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули милли
10593	Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10595	Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – пули милли
10597	Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – асъори хориҷӣ
10700	ИҶОРАИ МОЛИЯВӢ (ЛИЗИНГ) ВА ОВЕРДРАФТ
10701	Иҷораи молиявӣ (лизинг) – пули милли
10703	Иҷораи молиявӣ (лизинг) – асъори хориҷӣ

10705	Иҷораи молиявии (лизинг) муҳлатгузашта – пули миллӣ
10707	Иҷораимолиявии (лизинг) муҳлатгузашта – асьорихориҷӣ
10709	Иҷораи молиявӣ (лизинг) дар мурофиаи судӣ - пули миллӣ
10711	Иҷораи молиявӣ (лизинг) дар мурофиаи судӣ - асьори хориҷӣ
10713	Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда – пули миллӣ
10715	Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда – асьори хориҷӣ
10717	Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшудаи муҳлатгузашта–пули миллӣ
10719	Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшудаи муҳлатгузашта–асьори хориҷӣ
10721	Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда дар мурофиаи судӣ– пули миллӣ
10723	Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда дар мурофиаи судӣ– асьори хориҷӣ
10741	Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
10743	Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асьори хориҷӣ
10745	Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10747	Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои кишоварзӣ - асьори хориҷӣ
10749	Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10751	Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои давлатӣ - асьори хориҷӣ
10752	Изофабардошт (овердрафт) ба соҳибкорон - пули миллӣ
10753	Изофабардошт (овердрафт) ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10754	Изофабардошт (овердрафт) ба соҳибкорон - асьори хориҷӣ
10755	Изофабардошт (овердрафт) ба шахсони воқеӣ - асьори хориҷӣ
10757	Дигар изофабардоштҳо (овердрафтҳо) – пули миллӣ
10759	Дигар изофабардоштҳо (овердрафтҳо) – асьори хориҷӣ
10761	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ-пули миллӣ
10763	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ-асьори хориҷӣ
10765	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10767	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ-асьори хориҷӣ
10769	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ-пули миллӣ
10771	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ-асьори хориҷӣ
10772	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба соҳибкорон- пули миллӣ
10773	Изофабардошт (овердрафт) муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ- пули миллӣ
10774	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба соҳибкорон-асьорихориҷӣ
10775	Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – асьорихориҷӣ
10777	Дигар изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта – пули миллӣ
10779	Дигар изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта – асьори хориҷӣ

10900	ҚАРЗҲО
10901	Қарзҳо ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пулимиллӣ
10903	Қарзҳо ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
10905	Қарзҳо ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10907	Қарзҳо ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
10909	Қарзҳо ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10911	Қарзҳо ба корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
10912	Қарзҳо ба соҳибкорон - пули миллӣ
10913	Қарзҳо ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10914	Қарзҳо ба соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10915	Қарзҳо ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10917	Қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10919	Қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
10921	Қарзҳо муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10922	Қарзҳои муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули миллӣ
10923	Қарзҳои муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10925	Дигар қарзҳо – пули миллӣ
10927	Дигар қарзҳо – асъори хориҷӣ
10929	Қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
10931	Қарзҳои муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
10933	Қарзҳои муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
10934	Қарзҳои муҳлатгузашта ба соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10935	Қарзҳои муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10937	Дигар қарзҳои муҳлатгузашта – пули миллӣ
10939	Дигар қарзҳои муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ
10943	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10945	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
10947	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – пулимиллӣ миллӣ
10948	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ
10949	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10951	Дигар қарзҳои дар мурофиаи судӣ буда – пули миллӣ
10957	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
10959	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
10961	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
10962	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10963	Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10965	Қарзҳои дигари дар мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ
11100	ҚАРЗҲОИ ТАМДИДШУДА
11101	Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
11103	Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ

11105	Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули милли
11107	Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11109	Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - пули милли
11111	Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
11112	Қарзҳои тамдидшудаи соҳибкорон - пули милли
11113	Қарзҳои тамдидшудаи шахсони воқеӣ - пули милли
11114	Қарзҳои тамдидшудаи соҳибкорон - асъори хориҷӣ
11115	Қарзҳои тамдидшудаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
11117	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - пули милли
11119	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули милли
11121	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули милли
11122	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули милли
11123	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули милли
11125	Дигар қарзҳои тамдидшуда – пули милли
11127	Дигар қарзҳои тамдидшуда – асъори хориҷӣ
11129	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
11131	Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
11133	Қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11134	Қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ
11135	Қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшудаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
11137	Дигар қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшуда – пули милли
11139	Дигар қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшуда – асъори хориҷӣ
11141	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули милли
11143	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули милли
11145	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули милли
11146	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - пули милли
11147	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули милли
11149	Дигар қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ буда – пули милли
11153	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
11155	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
11157	Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои

	кишоварзӣ - асьори хориҷӣ
11158	Қарзҳои тамдидшудаи дар муурофияи судӣ будаи соҳибкорон - асьори хориҷӣ
11159	Қарзҳои тамдидшудаи дар муурофияи судӣ будаи шахсони воқеӣ - асьори хориҷӣ
11161	Дигар қарзҳои тамдидшудаи дар муурофияи судӣ буда - асьори хориҷӣ
11300	ҚАРЗҲОИ ИПОТЕКӢ
11301	Қарзҳои ипотекии шахсони ҳуқуқӣ- пули милли
11303	Қарзҳои ипотекии шахсони ҳуқуқӣ-асьори хориҷӣ
11305	Қарзҳои ипотекии шахсони воқеӣ- пули милли
11307	Қарзҳои ипотекии шахсони воқеӣ-асьори хориҷӣ
11309	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони ҳуқуқӣ - пули милли
11311	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони ҳуқуқӣ - асьори хориҷӣ
11313	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони воқеӣ - пули милли
11315	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони воқеӣ - асьори хориҷӣ
11317	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар муурофияи судӣ будаи шахсони ҳуқуқӣ - пули милли
11319	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар муурофияи судӣ будаи шахсони ҳуқуқӣ - асьори хориҷӣ
11321	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар муурофияи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули милли
11323	Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар муурофияи судӣ будаи шахсони воқеӣ - асьори хориҷӣ
11325	Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ - пули милли
11327	Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ - асьори хориҷӣ
11329	Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули милли
11331	Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - асьори хориҷӣ
11333	Қарзҳои ипотекии дар муурофияи судӣ будаи шахсони ҳуқуқӣ - пули милли
11335	Қарзҳои ипотекии дар муурофияи судӣ будаи шахсони ҳуқуқӣ - асьори хориҷӣ
11337	Қарзҳои ипотекии дар муурофияи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули милли
11339	Қарзҳои дар муурофияи судии қарзҳои ипотекаӣ будаи шахсони воқеӣ - асьори хориҷӣ
11500	ҚАРЗҲО АЗ РӢИ ЭЪТИБОРНОМАҲО
11501	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои давлатӣ - пули милли
11503	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои тижоратӣ - пули милли
11505	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои кишоварзӣ - пули милли
11506	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои соҳибкорон - пули милли
11507	Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳо - пули милли
11509	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои ширкатҳои лизингӣ - пули милли
11511	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои давлатӣ - асьори хориҷӣ
11513	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои тижоратӣ - асьори хориҷӣ

11515	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11516	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои соҳибкорон - асъори хориҷӣ
11517	Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳо – асъори хориҷӣ
11519	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои ширкатҳои лизингӣ - асъори хориҷӣ
11521	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллий
11523	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллий
11525	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллий
11526	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон – пули миллий
11527	Қарзҳо - дигар эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ – пули миллий
11529	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ - пули миллий
11531	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ
11533	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
11535	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11536	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон - Асъори хориҷӣ
11537	Қарзҳо – дигар эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ – асъори хориҷӣ
11539	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ - асъори хориҷӣ
11541	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои маҳаллӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба Корхонаҳои давлатӣ – пули миллий
11543	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои маҳаллӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба Корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллий
11545	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои маҳаллӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба Корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллий
11546	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои маҳаллӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон - пули миллий
11547	Қарзҳо – дигар эътиборномаҳои маҳаллӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ – пули миллий
11549	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои маҳаллӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба Ширкатҳои лизингӣ – пули миллий
11551	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллий
11553	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллий
11555	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ

	- пулимиллӣ
11556	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи соҳибкорон-пули миллӣ
11557	Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳои муҳлатгузашта – пули миллӣ
11559	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи ширкатҳои лизингӣ-пули миллӣ
11561	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ-асъори хориҷӣ
11563	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои тижоратӣ-асъори хориҷӣ
11565	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11566	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи соҳибкорон- асъори хориҷӣ
11567	Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳои муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ
11569	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои муҳлатгузаштаи ширкатҳои лизингӣ-асъори хориҷӣ
11571	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
11573	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи корхонаҳои тижоратӣ - пули миллӣ
11575	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
11576	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи соҳибкорон-пули миллӣ
11577	Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ буда – пули миллӣ
11579	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи ширкатҳои лизингӣ-пули миллӣ
11581	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ
11583	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи корхонаҳои тижоратӣ - асъори хориҷӣ
11585	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11586	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи соҳибкорон-асъори хориҷӣ
11587	Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ буда – асъори хориҷӣ
11589	Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои дармуурофияи судӣ будаи ширкатҳои лизингӣ-асъори хориҷӣ

**Замимаи №2 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ № 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи намуди шартнома”

Рамзҳо аз рӯи намуди шартномаи байни ташкилоти қарзӣ ва муштарӣ басташуда дарҷ мегарданд.

Намуди шартнома	Рамзи шартнома
Шартнома оиди қарзҳои байнибонкӣ	01
Шартнома оиди қарзҳои гирифташуда аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ	02
Шартнома оиди қарзҳои субординарӣ	03
Шартнома оиди қарзҳои корпоративӣ	04
Шартнома оиди қарзҳои давлатӣ	041
Шартнома оиди лизинг	042
Шартнома оиди қарзҳои тиҷоратӣ	043
Шартнома оиди қарзҳои кишоварзӣ	044
Шартнома оиди қарзҳои истеъмолӣ	05
Шартнома оиди қарзҳои ипотекаӣ	051

**Замимаи №3 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ № 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Муҳлат ва рамзи шартнома”

Рамзҳо аз рӯи шартномае, ки дар он муҳлати оғоз ва анҷоми амалиётҳои қарзӣ дарҷ гардидааст гузошта мешаванд.

Муҳлати шартнома	Рамзи муҳлат
Кӯтоҳмуҳлат (аз 1 то 12 моҳ)	01
Дарозмуҳлат (аз 12 моҳ боло)	02
Бемуҳлат	03

**Замимаи №4 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ № 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи муштарӣ”

Рамзҳо аз рӯи навъи муштарии ташкилоти қарзӣ рамзгузорӣ карда мешаванд.

Навъи амалиёт	Рамзи амалиёт
Резидент	01
Ғайррезидент	02

**Замимаи №5 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи омории № 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи навъи баҳши қарздиҳанда”

Рамзҳо ҳангоми ташкили баҳши қарздиҳанда барои муайян кардан ва дуруст ба қайд гирифтани он вобаста ба назорати риоя гардидани шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода бурда мешаванд.

Навъи баҳши қарздиҳанда	Рамзи навъи баҳш
бонки марказӣ	1
ташкilotи амонатӣ	2
бонк	201
ташкilotи амонатии қарзии хурд	202
баҳши идораи давлатӣ	3
баҳшҳои дигар	4
дигар ташкilotҳои молиявӣ	401
ташкilotҳои қарзии хурд	40101
фондҳои қарзии хурд	40102
дигар	40103
муассисаҳои ғайримолиявӣ	402
хоҷагидорӣ хонагӣ	403
шахсонӣ воқеӣ	404

**Замимаи №6 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ № 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи шакли ҳуқуқӣ”

Рамзҳо аз рӯи навъи шакли ҳуқуқии муштари ташкилоти қарзӣ
рамзгузорӣ карда мешаванд.

Навъи амалиёт	Рамзи амалиёт
Шахсони ҳуқуқӣ	01
Шахсони воқеӣ	02
Соҳибкорӣ	03
Соҳибкории хурд	031
Соҳибкории миёна	032
Соҳибкории калон	033

**Замимаи №7 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ № 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи нуқтаи аҳолинишин”

Рамзҳои нуқтаҳои аҳолинишини Тоҷикистон мутобиқи тартиби қабулшудаи тақсироти маъмурию ҳудудии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудаанд.

Рамзҳо ҳангоми таҳияи ҳисоботи оморӣ амалиётҳои қарзӣ бо мақсади назорати риояшавии меъёрҳо истифода бурда мешаванд. Масалан: Муштарӣ аз ташкилоти қарзии ш. Душанбе қарз мегирад ва онро дар ноҳияи Ҳисор истифода мебард. Аз ин лиҳоз ташкилоти қарзӣ маблағи ҷои истифодабарии қарзро дар ҳисоботи оморӣ нишон диҳад.

100	ш. Душанбе	424	н. Темурмалик
101	н. Сино	425	н. Норақ
102	н. И.Сомонӣ	426	н. Бохтар
103	н. Фирдавсӣ	427	н. Вахш
104	н. Шоҳмансур	428	н. Восеъ
205	н. Файзобод	429	н. Ёвон
206	н. Варзоб	430	н. Қубодиён
207	ш. Роғун	431	н. Ҷ. Балхӣ
208	н. Рӯдакӣ	432	н. Кӯлоб
209	н. Ваҳдат	433	н. Ҷайхун
210	н. Ҳисор	434	н. Ҷомӣ
211	н. Шаҳринав	435	н. Носири Хусрав
212	ш. Турсунзода	436	н. Панҷ
313	н. Лахш	437	н. Сарбанд
314	н. Нуробод	438	н. Фархор
315	н. Рашт	439	н. М.С.А. Ҳамадонӣ
316	н. Сангвор	440	н. Хуросон
317	н. Тоҷикобод	441	н. Дусти
418	ш. Қурғонтеппа	442	н. Шаҳритус
419	н. Данғара	543	ш. Хучанд
420	н. Муъминобод	544	н. Шаҳристон

421	н. Ховалинг	545	н. Айнӣ
422	н. Балчувон	546	ш. Табошар
423	н. Шамсиддин Шоҳин	547	н. Кӯҳистони Мастчоҳ
548	н. Исфара	661	ш. Хоруғ
549	н. Истаравшан	662	н. Ванҷ
550	н. Панҷакент	663	н. Дарвоз
551	н. Ашт	664	н. Ишкошим
552	н. Бобоҷон Гафуров	665	н. Мурғоб
553	н. Деваштич	666	н. Рошқалъа
554	н. Зафаробод	667	н. Рушон
555	ш. Бустон	668	н. Шуғнон
556	н. Конибодом		
557	н. Мастчоҳ		
558	н. Спитамен		
559	н. Ҷаббор Расулов		
560	ш. Гулистон		

**Замимаи №8 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи баҳши иқтисодиёт”

Рамзҳои баҳши иқтисодиёт дар асоси феҳристи молии фаъолияти иқтисодиёт таҳия (ФМ ФИХ) ва мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ тартиб дода шудааст.

Рамзҳоро ҳангоми ташаккули баҳши иқтисодиёт, ки ба он ташкилоти қарзӣ бо назорат аз риояи интизоми шартномавӣ ва пардохтӣ мутобиқат мекунад, истифода мебаранд.

№	Номгӯи намуди фаъолияти иқтисодӣ	Рамзи намуди фаъолияти иқтисодӣ
1	Кишоварзӣ шикор ва ҷангалпарварӣ	А
2	Кишоварзӣ, шикор ва хизматҳои ба ин вобаста	А01000
3	Парвариши зироат, сабзавотпарварию молӣ, боғпарварӣ	А01100
4	Парвариши ғалладона ва дигар зироат, ки ба дигар категория дохил карда нашудаанд	А01110
5	Парвариши зироатҳои ғалладона ва лӯбиёӣ аз ҷумла тухмипарварӣ	А01111
6	Парвариши картошка ва маводҳо (зироатҳо)-и шинондашаванда	А01112
7	Парвариши лаблабуи қанд ва тухмӣ	А01113
8	Парвариши пахта	А01114
9	Парвариши зироатҳои рағандор ва соя	А01115
10	Парвариши зироати хӯроки чорво ва тухмии онҳо	А01116

11	Дигар самтҳо дар зироатпарварӣ	A01117
12	Парвариши сабзавот, боғпарварию махсустардонидашуда ва парвариши маҳсулоти парваришхонаҳо	A01120
13	Парвариши сабзавот, зироатҳои полизӣ ва тухмии онҳо	A01121
14	Боғпарварию махсустардонидашуда ва истеҳсоли маҳсулоти парваришхонаҳо	A01122
15	Парвариши буттамева, мевагиҳо, ангур, чормағз ва дигар зироатҳои мевагӣ барои истеҳсоли нӯшокиҳо дар ин маҳалҳо	A01131
16	Парвариши зироатҳои тунду тез, хӯриш ва зироат барои истеҳсоли нӯшокиҳо	A01132
17	Чорвопарварӣ	A01200
18	Парвариши чорвои калон, гӯсфанд, буз, асп, хар, хачир, хочагии ширӣ	A01210
19	Парвариши чорвои калони шохдор барои гӯшт ва шир	A01211
20	Парвариши гӯсфанду буз аз ҷумла истеҳсоли шири хом	A01212
21	Парвариши асп	A01213
22	Дигар самтҳои чорвопарварӣ	A01214
23	Ҳаргуна самтҳои чорвопарварӣ, истеҳсоли маҳсулоти чорво, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	A01220
24	Парвариш кардани хук, аз ҷумла чорвои хушзот	A01221
25	Парвариш карадни мурғ барои гӯшт, мурғҳои хушзот ва чӯча	A01222
26	Истеҳсоли тухм	A01223
27	Истеҳсоли гӯшту тухм, омехта	A01224
28	Фаъолияти марказҳои ҷӯчабарорӣ ва мурғпарварӣ	A01225
29	Парвариш кардани дигар намуди чорво	A01226
30	Парвариши зироат дар якҷоягӣ бо чорвопарварӣ (омехтаи кишоварзӣ)	A01300
31	Хизматрасонии кишоварзӣ ва хизмат дар соҳаи чорвопарварӣ (ғайр аз бойторӣ)	A01400

32	Баҳрабардории низомҳои обёрӣ ва мелиоративӣ, обрасонии кишоварзӣ	A01401
33	Хизматрасонӣ дар соҳаи растанипарварӣ	A01402
34	Хизматрасонӣ дар соҳаи чорвопарварӣ (ғайр аз бойторӣ)	A01403
35	Шикор, сайд ва зиёд кардани ҷонварони сайдшаванда, аз ҷумла хизматҳои ба ин вобаста	A01500
36	Ҷангалпарварӣ, ҷўбтайёркунӣ ва хизматҳои соҳаи ҷангалпарварӣ ва ҷўбтайёркунӣ	A02000
37	Ҷангалпарварӣ, ҷўбтайёркунӣ ва хизматҳои соҳаи ҷангалпарварӣ ва ҷўбтайёркунӣ	A02000
38	Ҷангалпарварӣ	A02001
39	Ҷўбтайёркунӣ	A02002
40	Ҷамъовариҳои маҳсулоти хурӯи ғайриҷўбӣ	A02003
41	Хизматрасонӣ ба хоҷагии ҷангал	A02004
42	Моҳидорӣ (сайди моҳӣ)	B
43	Моҳидорӣ, фаъолияти моҳипарварон ва парваришгоҳҳои моҳӣ, хизматҳои ба моҳидорӣ вобаста	B05000
44	Моҳидорӣ, фаъолияти моҳипарварон ва парваришгоҳҳои моҳӣ, хизматҳои ба моҳидорӣ вобаста	B05000
45	Моҳидорӣ (сайди моҳӣ)	B05001
46	Моҳипарварӣ	B05002
47	Саноати коркарду истихроҷи маъдан ва таҳияю коркарди конҳо	C
48	Истихроҷи ангиштсанг ва ангишти бўр (лигнит)	C10000
49	Истихроҷ ва ғурӯшакунии ангиштсанг	C10100
50	Истихроҷи ангиштсанг бо усули кушода	C10101
51	Истихроҷи ангиштсанг аз зери замин	C10102
52	Тоза кардани ангиштсанг	C10103

53	Ғурӯша кардан ва истехсоли ангиштсанг	C10104
54	Истихроҷ ва ғурӯшакунии ангишти бўр	C10200
55	Истихроҷи ангишти бўр бо усули кушода	C10201
56	Истихроҷи ангишти бўр аз зери замин	C10202
57	Тоза кардани ангишти бўр	C10203
58	Ғурӯшакуни ва истехсоли брикетҳои ангишти бўр	C10204
59	Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ, хизматҳои вобаста ба истихроҷи нафт ва газ, ғайр аз қорҳои қофтукӯвӣ	C11000
60	Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ	C11100
61	Истихроҷи нафти хом ва гази даргузар	C11101
62	Истихроҷи гази (сӯзишворӣ) табиӣ	C11102
63	Хизматҳои вобаста ба истихроҷи нафту газ, ғайр аз қорҳои қофтукӯвӣ	C11200
64	Истихроҷи маъдани филизӣ	C13000
65	Истихроҷи маъдани оҳан	C13100
66	Истихроҷи маъдани оҳан аз зери замин ва ғурӯшакуни	C13101
67	Истихроҷи маъдани қӯҳӣ бо усули кушода ва ғурӯшакуни	C13102
68	Истихроҷи маъдани филизоти ранга, ғайр аз уран ва ториевӣ	C13200
69	Истихроҷу тоза кардани алюминии хом	C13201
70	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани мис	C13202
71	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани қӯрғошим рӯҳ	C13203
72	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани никелу қобалтӣ	C13204
73	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани титану мағний (хом)	C13205

74	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани қалъагӣ	C13206
75	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани сурмаю симоб	C13207
76	Истихроҷи филизоти қиматбаҳо ва маъданиёти филизоти нодир	C13208
77	Истихроҷи ҳаргуна маъданиёти филизоти ранга	C13209
78	Ҳаргуна соҳаи саноати коркарду истихроҷи маъдан, таҳия ва коркарди конҳо	C14000
79	Коркарди конҳои санг, гил ва рег	C14100
80	Истихроҷ ва тоза кардани варақсанг	C14101
81	Истихроҷи ашёи хоми семент	C14102
82	Истихроҷи ашёи хоми сафол	C14103
83	Истихроҷи маводи ғайримаъдани бинокорӣ	C14104
84	Истихроҷи санги табиӣ барои истеҳсоли маводҳои кошинкорӣ	C14105
85	Истихроҷи оҳаксанг ва гулгач	C14106
86	Истихроҷи ашёи хоми аввалия барои саноати шиша	C14107
87	Истихроҷ ва тоза кардани ашёи хоми ғайримаъдан барои филизоти сиёҳ	C14108
88	Соҳаи саноати истихроҷи маъдан ва коркарди конҳо, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	C14200
89	Истихроҷи ашёи хоми маъданӣ барои саноати кимиё ва барои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ	C14211
90	Истихроҷ ва тоза кардани шпати плавик	C14212
91	Истихроҷи намак	C14220
92	Ҳаргуна соҳаи саноати истихроҷи маъдани кӯҳӣ ва коркарди конҳо, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	C14290
93	Истихроҷи маъдани сангпахта (асбест)	C14291
94	Истихроҷ ва тоза кардани маъдани ғайрифилзӣ	C14292

95	Истихроҷи ашъи хом барои пуркунандаҳои холигоҳи сунъӣ ва табиӣ	C14293
96	Истихроҷи сангҳои қиматбаҳо ва камарзиш, сангҳои ороишӣ	C14294
97	Саноати коркард	D
98	Истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо	D15000
99	Истеҳсол, аз нав коркард ва консервакунонии гӯшт, моҳӣ, мевачот, сабзавот, равғанҳо ва чарбиҳо	D15100
100	Истеҳсол аз нав коркард ва консервакунонии гӯшт ва маҳсулоти гӯштин	D15110
101	Истеҳсол ва консервакунонии гӯшт	D15111
102	Истеҳсол ва консервакунонии гӯшти мурғи хонагӣ	D15112
103	Истеҳсоли маҳсулот аз гӯшт, гӯшти мурғ ва харгӯш	D15113
104	Аз нав коркард ва консервакунонии моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ	D15120
105	Аз нав коркард ва консервакунонии моҳӣ	D15121
106	Истеҳсоли маҳсулоти моҳӣ	D15122
107	Коркард ва консервакунонии мевачоту сабзавот	D15130
108	Истеҳсоли консерваҳои мевачоту сабзавот	D15132
109	Истеҳсоли равғанҳои растанӣ, чорво ва чарбӣ	D15140
110	Истеҳсоли равған ва чарбиҳои нотоза	D15141
111	Истеҳсоли равғанҳои тозакардашуда ва чарбиҳо	D15142
112	Истеҳсоли маргарин ва ба ҳамин монанд маҳсулоти озуқаворӣ	D15143
113	Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ	D15200
114	Коркарди шир	D15201
115	Истеҳсоли консерваҳои ширӣ	D15202

116	Истеҳсоли маҳсулоти саноати орд, оҳар (крахмал) ва маҳсулоти оҳар, хўроки тайёр барои чорво	D15300
117	Истеҳсоли маҳсулоти саноати орд	D15310
118	Истеҳсоли орд	D15311
119	Истеҳсоли ярма	D15312
120	Истеҳсоли омехтаҳои хўрокворӣ	D15313
121	Истеҳсоли оҳар ва маҳсулоти оҳар	D15320
122	Истеҳсоли хўроки тайёр барои чорво	D15330
123	Истеҳсоли хўроки тайёр барои чорвои дар фермаҳо нигоҳдошташуда	D15331
124	Истеҳсоли хўроки тайёр барои чорвои хонагӣ	D15332
125	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти хўрокворӣ	D15400
126	Истеҳсоли маснуоти нону булка	D15410
127	Истеҳсоли нону булка	D15411
128	Истеҳсоли маснуоти қаннодӣ аз орд	D15412
129	Истеҳсоли қанд	D15420
130	Истеҳсоли какао, шоколад ва маснуоти қаннодӣ аз қанд	D15430
131	Истеҳсоли макарон, угро ва ба ҳаминҳо монанд маснуоти ордӣ	D15440
132	Истеҳсоли дигар маҳсулоти хўрокворӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D15490
133	Истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ якхела кардашуда ва парҳезӣ	D15492
134	Истеҳсоли маҳсулоти хўриш (мурч, занҷабил ва ғайраҳо)	D15493
135	Истеҳсоли асали сунъӣ, карамел ва инулин	D15495
136	Истеҳсоли хамирмоя	D15496

137	Истеҳсоли сирко ва ҳаргуна маҳсулоти хӯрокворӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D15497
138	Истеҳсоли нӯшокиҳо	D15500
139	Соф кардан, тозаю софкорӣ ва омехтакунии машруботи спиртӣ, истеҳсоли спирти этилӣ аз маводҳои турш	D15510
140	Истеҳсоли спирти этилӣ	D15511
141	Истеҳсоли машруботи муқаттари нӯшокиҳои спиртдор	D15512
142	Истеҳсоли шароб (вино)	D15520
143	Истеҳсоли нӯшокиҳо аз сумалак ва истеҳсоли сумалак	D15530
144	Истеҳсоли нӯшокиҳои бе спирт, пур кардани обҳои маъданӣ ба бутилкаҳо (шишаҳо)	D1554
145	Истеҳсоли маснуоти тамоку	D16000
146	Истеҳсоли маснуоти тамоку	D16000
147	Истеҳсоли маснуоти тамоку	D16001
148	Истеҳсоли тамокуи "якчинсакардашуда" ва аз нав "барқарор кардашуда"	D16002
149	Ферментонидани тамоку	D16003
150	Истеҳсоли маснуоти насочӣ	D17000
151	Ресмонресӣ, бофандагӣ, ороишдиҳӣ	D17100
152	Тайёр намудан ва ресидани нахи бофандагӣ, тайёр кардани газвораҳо	D17110
153	Тайёр кардани нахи бофандагӣ	D17111
154	Истеҳсоли ресмон	D17112
155	Истеҳсоли бофандагӣ	D17113
156	Истеҳсоли ороишдиҳӣ	D17114
157	Пардоздиҳии газвораҳо	D17120

158	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти нассоҷӣ	D17200
159	Истеҳсоли маснуоти тайёр нассоҷӣ, ғайр аз либос	D17210
160	Истеҳсоли маснуоти тайёр аз ҳаргуна маводи нассоҷӣ, аз ҷумла матоъҳои кашбофӣ ва бофташуда	D17211
161	Истеҳсоли ашёи мебел	D17212
162	Истеҳсоли қолинҳо ва маснуоти қолинҳо	D17220
163	Истеҳсоли қолинҳо ва маснуоти қолинҳо (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳоли)	D17221
164	Истеҳсоли қолинҳо ва маснуоти қолинҳо бо фармоишоти аҳоли	D17222
165	Истеҳсоли танобҳо, ресмонҳо, канабҳо, матоъҳои бофтатўр	D17230
166	Истеҳсоли танобҳо, ресмонҳо, канабҳо	D17231
167	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти нассоҷӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D17290
168	Истеҳсоли газвораҳои нобофта	D17291
169	Истеҳсоли чарчинвории нассоҷӣ (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳоли)	D17292
170	Истеҳсоли чарчинвории нассоҷӣ бо фармоишоти аҳоли	D17293
171	Истеҳсоли маснуоти намадӣ-пашмин (бе истеҳсолоти намад барои аҳоли)	D17294
172	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти нассоҷӣ	D17296
173	Истеҳсоли матоъ ва маснуоти кашбофӣ ва бофта-тўр	D17300
174	Истеҳсоли матоъҳои кашбофӣ ва бофта-тўр	D17301
175	Истеҳсоли матоъҳо ва маснуоти кашбофӣ, бофта-тўр (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳоли)	D17302
176	Истеҳсоли матоъҳо ва маснуоти кашбофӣ, бофта-тўр бо фармоишоти аҳоли	D17303
177	Истеҳсоли либосҳо, таҷдид ва рангмолии муина	D18000
178	Истеҳсоли либосҳо, ғайр аз либоси муина	D18100

179	Истеҳсоли либосҳо	D18101
180	Бо таври инфиродӣ дӯхтани либосҳо	D18102
181	Истеҳсоли каллапӯшҳо (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳоли)	D18103
182	Истеҳсоли каллапӯшҳо бо фармоишоти аҳоли	D18104
183	Даббоғӣ-ошдиҳӣ ва рангмолии муина:истеҳсолоти маснуоти муинаҳо	D18200
184	Даббоғӣ-ошдиҳӣ ва рангмолии муинаҳо	D18201
185	Истеҳсоли маснуоти муина, каллапӯшҳо (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳоли)	D18202
186	Истеҳсоли муинаи сунъӣ ва маснуот аз онҳо	D18203
187	Дӯхтани маснуоти муина бо фармоишоти аҳоли	D18204
188	Дӯхтани каллапӯшҳои муина бо фармоишоти аҳоли	D18205
189	Даббоғӣ ва ошдиҳии пӯстину чармҳо;истеҳсолоти чомадонҳо сумкаҳо, маснуоти сарроҷӣ ва пойафзол	D19000
190	Пӯстҳои ошдодашуда ва даббоғишуда;истеҳсоли чомадонҳо, сумкаҳо, маснуоти сарроҷӣ	D19100
191	Ошдиҳӣ ва даббоғикунии пӯстҳо	D19110
192	Истеҳсоли пӯсти асл (натуралӣ)	D19111
193	Истеҳсоли пӯстии сунъӣ	D19112
194	Истеҳсоли чомадонҳо, сумкаҳо ва ба ҳаминҳо монанд маснуот, маснуоти сарроҷӣ	D19120
195	Истеҳсоли чомадонҳо, сумкаҳо ва ба ҳаминҳо монанд маснуот	D19121
196	Истеҳсоли маснуоти сарроҷӣ	D19122
197	Истеҳсоли пойафзол	D19200
198	Истеҳсоли пойафзол барои ҳамаи мақсадҳо (бе дӯхт бо фармоишоти аҳоли)	D19201
199	Дӯхтани пойафзол бо фармоишоти аҳоли	D19202

200	Истеҳсоли чўбу тахта, маснуоти чўбин ва даҳанпўш, ғайр аз мебел;истеҳсоли маснуоти аз тарошамайда бофташуда (сабатҳои бофташуда)	D20000
201	Истеҳсоли аррамайдаи чўбин ва рандашуда	D20100
202	Истеҳсоли аррамайдаи чўбин ва рандашуда	D20101
203	Чўбҳои зидди ҳашарот тайёршуда	D20102
204	Истеҳсоли чўбҳои маҷмўнашуда барои пўшидани фарш аз он ҷумла тахтаҳои паркетии маҷмўнашуда	D20103
205	Истеҳсоли маснуоти аз чўб, даҳанпўш аз чўбмайда бофташуда	D20200
206	Истеҳсоли фанер, истеҳсолоти фанерҳои ширеш кардашуда, тахтаҳо аз аррамайда ва ҳаргуна панелҳои тахтаҳо	D20210
207	Истеҳсоли конструксияҳои чўбини сохтмонӣ ва қисмҳои эҳтиётии чўбин	D20220
208	Истеҳсоли маснуоти чўбин	D20221
209	Истеҳсоли борҷомаҳои чўбин	D20230
210	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти чўбин;истеҳсолоти маснуот аз даҳанпўш, чўбреза ва бофташуда	D20290
211	Истеҳсоли маснуоти гуногуни чўбин	D20291
212	Истеҳсоли маснуоти кандакорӣ аз чўб	D20292
213	Истеҳсоли маснуот аз даҳанпўш, чўбреза ва бофташуда	D20293
214	Истеҳсоли қоғаз ва маснуот аз қоғаз	D21000
215	Истеҳсоли қоғаз ва маснуот аз қоғаз	D21000
216	Истеҳсоли селлюлоза, қоғаз ва картон	D21010
217	Истеҳсоли қоғазӣ раҳдор ва картон, борҷомаи картонӣ ё қоғазӣ	D21020
218	Истеҳсоли ҳаргуна маснуот аз картону қоғаз	D21090
219	Корҳои табу нашр, саноати нашр ва такрористеҳсолкунии маводҳои чопӣ	D22000
220	Корҳои табу нашр	D22100

221	Нашри китобҳо, китобчаҳо, маҷмӯаҳои матнҳо ва ҳаргуна нашрияҳо	D22110
222	Нашри рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва шашрияҳои даврӣ	D22120
223	Нашри маводҳои сабтшуда	D22130
224	Ҳаргуна намудҳои фаъолияти таъбу нашр	D22190
225	Иҷрои корҳо ва хизматрасонии таъбу нашр, ки ба корҳои чопӣ вобастаанд	D22200
226	Иҷрои корҳои таъбу нашр	D22210
227	Хизматрасонии вобаста ба корҳои таъбу нашр	D22220
228	Такрористеҳсолкунии маводҳои сабтӣ	D22300
229	Такрористеҳсолкунии сабти овоз	D22301
230	Такрористеҳсолкунии сабти видео	D22302
231	Такрористеҳсолкунии барандаҳои мошинии иттилоот	D22303
232	Истеҳсоли кокс	D23000
233	Истеҳсоли маҳсулоти печҳои кокс	D23100
234	Истеҳсоли маҳсулоти нафтсофкунӣ	D23200
235	Истеҳсоли моддаҳои кимиёвӣ ва маҳсулоти кимиёвӣ	D24000
236	Истеҳсоли моддаҳои асосии кимиёвӣ	D24100
237	Истеҳсоли моддаҳои асосии кимиёвӣ, ғайр аз нуриҳои пайвастиҳои азотӣ	D24110
238	Истеҳсоли газҳои саноатӣ	D24111
239	Истеҳсоли рангҳо	D24112
240	Истеҳсоли моддаҳои асосии ғайриорганикии кимиёвӣ	D24113
241	Истеҳсоли моддаҳои асосии кимиёвии органикӣ	D24114

242	Истеҳсоли моддаҳои синтетикӣ ва кимиёвӣ даббоғӣ	D24115
243	Истеҳсоли нуриҳо ва пайвастиҳои азотӣ	D24120
244	Истеҳсоли нуриҳо	D24121
245	Истеҳсоли пайвастиҳои азотӣ	D24122
246	Истеҳсоли пластмасса дар шакли аввалия ва каучуки синтетикӣ	D24130
247	Истеҳсоли қатронҳои синтетикӣ ва хамираи пластмасӣ	D24131
248	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти кимиёвӣ	D24200
249	Истеҳсоли рангҳо, лакҳо, сирҳои ба ҳаминҳо монанд, рангҳои чопхонаҳо ва мастикаҳо	D24220
250	Истеҳсоли рангҳо, лакҳо рангҳои эмалӣ, пигментҳои маъданӣ барои онҳо	D24221
251	Истеҳсоли маҳлулқунандаҳои тайёр ва маҳлулқунандаҳои рангҳо ва лакҳо	D24222
252	Истеҳсоли моддаҳои фарматсевтӣ (дорусозӣ), тиббӣ, моддаҳои кимиёвӣ ва маҳсулоти растаниҳои доруворӣ	D24230
253	Истеҳсоли моддаҳои кимиёвӣ-дорусозӣ	D24231
254	Истеҳсоли доруҳои шифобахш барои байторӣ (ҳайвонот)	D24232
255	Истеҳсоли собун ва воситаҳои шустушӯӣ, моддаҳои тозақунанда ва ҷилодиханда, маҳсулоти атриёт ва ороишӣ	D24240
256	Истеҳсоли собун ва воситаҳои шустушӯӣ, моддаҳои тозақунанда ва ҷилодиханда	D24241
257	Истеҳсоли маҳсулоти атриёт ва ороишӣ	D24242
258	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти кимиёвӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D24290
259	Истеҳсоли ширеш ва желатина	D24292
260	Истеҳсоли моддаҳои тарқанда	D24293
261	Истеҳсоли моддаҳои пардоздиҳӣ ва ороиши маснуоти нассочӣ ва чарм истифода мешаванд	D24294
262	Истеҳсоли карбони техникӣ	D24295

263	Истеҳсоли барандаҳои техникий иттилоот	D24296
264	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти кимиёвӣ	D24297
265	Истеҳсоли нахи сунъӣ	D24300
266	Истеҳсолоти маснуоти резинӣ ва пластмассӣ	D25000
267	Истеҳсолоти маснуоти резинӣ	D25100
268	Таҷдид ва барқарорсозии балонҳои резинӣ	D25110
269	Истеҳсолоти ҳаргуна маснуоти резинӣ	D25190
270	Истеҳсолоти маснуоти техникий резинӣ	D25191
271	Истеҳсолоти маснуоти резинии истеъмолоти оммавӣ	D25192
272	Истеҳсолоти маснуоти пластмассӣ	D25200
273	Истеҳсолоти маснуоти пластмассӣ барои бастабандӣ	D25201
274	Истеҳсоли шишапластикаҳо ва маснуот аз онҳо	D25202
275	Истеҳсоли маснуоти бинокорӣ аз пластмасса	D25203
276	Истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр ва маснуоти тайёр аз пластмасса	D25204
277	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти пластмассӣ	D25205
278	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти ғайрифилзиӣ маъданӣ	D26000
279	Истеҳсоли шиша ва маснуот аз шиша	D26100
280	Истеҳсоли борҷомаҳои шишагин	D26102
281	Истеҳсоли маснуоти хоҷагӣ-маишӣ ва зарфҳои шишагин	D26103
282	Истеҳсоли шишаи бинокорӣ ва техникӣ	D26105
283	Истеҳсоли маҳсулоти маъданиӣ ғайрифилзӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D26900

284	Истеҳсоли маснуоти сафолини ғайрибинокорӣ ва ғайриоташбардор	D26910
285	Истеҳсоли маснуоти хоҷагӣ-маишӣ аз чинӣ ва хомчинӣ	D26911
286	Истеҳсоли маснуоти хоҷагӣ-маишӣ кулолгарӣ-сафолин	D26912
287	Истеҳсоли изоляторҳои сафолин ва арматураҳои электроизолятсионӣ	D26913
288	Истеҳсоли маснуоти сафолини ба оташ тобовар	D26920
289	Истеҳсоли маснуоти гилин ва кулолии ғайриоташбардори бинокорӣ	D26930
290	Истеҳсоли хишти бинокорӣ ва тахтаҳои сафолин	D26931
291	Истеҳсоли сафолҳои бинокорӣ	D26932
292	Истеҳсоли семент, оҳак ва маҳлути андова (штукатурка)	D26940
293	Истеҳсоли семент	D26941
294	Истеҳсоли оҳак, гулгач ва штукатурка	D26942
295	Истеҳсоли хокаи оҳак ва орди доломит	D26943
296	Истеҳсоли маснуоти аз бетон, семент ва гулгач	D26950
297	Истеҳсоли маснуот аз асбосемент	D26951
298	Истеҳсоли маснуот аз бетон	D26952
299	Истеҳсоли блокҳои деворбоб	D26953
300	Истеҳсоли бетони молӣ ва маҳдули бинокорӣ	D26954
301	Истеҳсоли асфалту бетон (қир)	D26955
302	Истеҳсоли ҳаргуна масолеҳи бинокорӣ	D26956
303	Буридан, ба андозаи муайян ороиш додан ва пардоз додани санг	D26960
304	Истеҳсоли масолеҳи кошинкорӣ аз сангҳои табиӣ	D26961

305	Коркарди санг зерихокӣ, ки аз кон оварда (гирифта) шудааст	D26962
306	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти маъданиӣ ғайрифилзиӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D26990
307	Истеҳсоли калобаи асбест ва матоъ аз калобаи асбестӣ	D26991
308	Истеҳсоли маводҳои маъданиӣ изолятсионӣ	D26992
309	Истеҳсоли маснуот аз қир ё ба ҳамин монанд мавод	D26993
310	Истеҳсоли маснуот аз ҳаргуна моддаҳои маъданӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	D26995
311	Саноати металлургия	D27000
312	Истеҳсоли чӯян ва пӯлод	D27100
313	Истеҳсоли филизоти сиёҳ ва маҳсулот аз онҳо	D27101
314	Истеҳсоли кубурҳо	D27102
315	Истеҳсоли ҳӯлаҳои оҳанини барқӣ	D27103
316	Истеҳсоли маснуоти симӣ	D27104
317	Истеҳсоли ҳӯлаҳои барқии оҳанин	D27200
318	Истеҳсоли филизоти асил	D27201
319	Истеҳсоли алюминий, хокаи маъдани алюминий ва фториди намакҳо	D27202
320	Истеҳсоли мис	D27203
321	Истеҳсоли қурғошим, рӯҳ, қалъагӣ	D27204
322	Истеҳсоли титан ва магния, волфрам ва молибден	D27206
323	Истеҳсоли сурма ва симоб	D27207
324	Коркарди филизоти ранга ва ҳӯлаҳо	D27208
325	Истеҳсоли филизоти нодир ва масолеҳи нимноқилӣ	D27209

326	Рехтаҳои филизӣ	D27300
327	Рехтаҳои пӯлодӣ ва чӯянӣ	D27310
328	Рехтаи ранга	D27320
329	Саноати коркарди филизот, ғайр аз истеҳсоли мошинолот ва таҷҳизот	D28000
330	Истеҳсоли маснуоти филизии бинокорӣ	D28100
331	Истеҳсоли маснуоти филизии бинокорӣ	D28110
332	Истеҳсоли конструкцияҳои пӯлодини бинокорӣ	D28111
333	Истеҳсоли маснуоти сабуки филизӣ	D28112
334	Истеҳсоли конструкцияҳои бинокорӣ ва маснуот аз алюмин ва хӯлаҳои алюминӣ	D28113
335	Истеҳсоли борҷомаҳо (контейнерҳо) ва биноҳои васлшаванда ва порашаванда	D28114
336	Истеҳсоли маснуоти филизии бинокорӣ	D28115
337	Истеҳсоли систерҳо, зарфҳои захиракуни ва борҷомаҳои филизӣ	D28120
338	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти филизии тайёр; хизатрасонӣ ба истеҳсолкунандаҳои маснуоти филизии тайёр	D28900
339	Кӯфтан, фушурдан, қолибгарӣ ва ба намуди дуруст даровардани филизот, металлургияи хока	D28910
340	Истеҳсоли маснуоти тайёри филизӣ ё маснуоти нимтайёр бо роҳи кӯфтан, фушурдан, қолибгарӣ ва варақ кардан	D28911
341	Истеҳсоли маснуоти филизӣ бо усули металлургияи хока	D28912
342	Коркард ва сир додани филизот; мошинсозии умумӣ барои подош ё дар асоси қарордод	D28920
343	Истеҳсоли маснуоти кордӣ, асбобҳои дастӣ ва маснуоти оҳангарии таиноти умум	D28930
344	Истеҳсоли маснуоти кордӣ	D28931
345	Истеҳсоли асбобҳои филизӣ ва коркарди чӯб	D28932
346	Истеҳсоли асбобҳои кишоварзӣ ва боғдорию обчакорӣ	D28933

347	Истеҳсоли маснуоти оҳангарӣ	D28934
348	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти тайёри филизӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D28990
349	Истеҳсоли тунука, сим ва ғайраҳо	D28991
350	Истеҳсоли таҷҳизоти филизии санитарию тоҳирӣ (гигиенӣ)	D28992
351	Истеҳсоли зарфҳо ва асбобу анҷоми хоҷагии ошпазхона	D28993
352	Истеҳсоли борҷомаи филизии нақлиётӣ	D28994
353	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти филизӣ	D28995
354	Истеҳсолоти мошинолот ва таҷҳизоте, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D29000
355	Истеҳсолоти мошинолоти таиноти умумӣ	D29100
356	Истеҳсоли муҳаррикҳо	D29110
357	Истеҳсоли муҳаррикҳо	D29111
358	Таъмири муҳаррикҳо, ғайр аз муҳаррикҳои ҳавопаймо, муҳаррикҳои автомобилҳо ва мототсиклҳо	D29113
359	Истеҳсоли насосҳо, компрессорҳо, даҳонпӯш ва клапанҳо	D29120
360	Истеҳсоли насосҳои гидравликӣ ва муҳаррикҳо	D29121
361	Истеҳсоли компрессорҳо	D29123
362	Истеҳсоли арматурҳои саноати қубур	D29124
363	Таъмири насосҳо ва компрессорҳо	D29125
364	Истеҳсоли тобаҳо, оташдонҳо ва оташдонҳои гармкунӣ	D29140
365	Таъмири тобаҳо, оташдонҳо ва оташдонҳои гармкунӣ	D29144
366	Истеҳсоли таҷҳизоти борбардор ва танобҳои борбардорӣ	D29150
367	Таъмири таҷҳизоти борбардор ва танобҳои борбардор	D29157

368	Истеҳсоли дигар мошинолоти таиноти умум	D29190
369	Истеҳсоли яхдон ва таҷҳизоти сардкунанда (ғайр аз маишӣ)	D29192
370	Истеҳсоли ҳаргуна мошинолот	D29198
371	Таъмири мошинолоти таиноти умум	D29199
372	Истеҳсоли мошинолоти таиноти махсус	D29200
373	Истеҳсоли мошинҳои кишоварзӣ	D29210
374	Истеҳсоли тракторҳо	D29211
375	Истеҳсоли мошинолоти кишоварзӣ	D29212
376	Истеҳсоли таҷҳизот барои чорвопарварӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво	D29213
377	Таъмири мошинолоти ва таҷҳизоте, ки дар кишоварзӣ ва ҷангалпарварӣ истифода мешаванд	D29215
378	Истеҳсоли дастгоҳҳо	D29220
379	Истеҳсоли дастгоҳҳои коркарди филизот	D29221
380	Истеҳсоли таҷҳизоти коркарди ҷӯбу тахта	D29222
381	Истеҳсоли таҷҳизоти оҳангарӣю фушурдан	D29223
382	Истеҳсоли дастгоҳҳо барои коркарди дигар маводҳо	D29227
383	Истеҳсоли асбобу анҷоми технологӣ	D29228
384	Таъмири дастгоҳҳо	D29229
385	Истеҳсоли мошинолот барои металлургия	D29230
386	Таъмири таҷҳизот барои металлургия	D29231
387	Истеҳсоли мошинолот барои таҳияи конҳо ва сохтмон	D29240
388	Истеҳсоли мошинолоти бинокорӣ	D29243

389	Таъмири мошинолот барои таҳияи конҳо ва сохтмон	D29246
390	Истеҳсоли мошинолот барои коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокиҳо ва маснуоти тамоку	D29250
391	Истеҳсоли мошинолот барои саноати шир	D29251
392	Истеҳсоли мошинолот барои саноати орду ярма	D29252
393	Истеҳсоли мошинолот барои саноати нонпазӣ	D29254
394	Истеҳсоли мошинолот барои коркарди ҳаргуна маҳсулоти хӯрокворӣ	D29256
395	Таъмири мошинолот барои коркарди ҳаргуна маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокӣ ва маснуоти тамоку	D29257
396	Истеҳсоли мошинолот барои саноати насочӣ, дӯзандагӣ ва пӯсту чарм	D29260
397	Истеҳсоли мошинолот ва таҷҳизот барои саноати насочӣ	D29261
398	Истеҳсоли мошинолот барои саноати дӯзандагӣ ва кешбофӣ	D29262
399	Истеҳсоли таҷҳизоти махсусгардонидашуда барои корхонаҳои хизмати маишӣ	D29265
400	Таъмири мошинолот барои саноати насочӣ, дӯзандагӣ ва чарму пӯст	D29266
401	Истеҳсоли ҳаргуна мошинолоти таиноти махсус	D29290
402	Таъмири ҳаргуна мошинолоти таиноти махсус	D29299
403	Истеҳсоли асбобҳои маишӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категория) ҳамроҳ карда нашудаанд	D29300
404	Истеҳсоли асбобҳои маишии барқӣ	D29301
405	Истеҳсоли яхдонҳо ва сардқунандаҳои маишӣ	D29302
406	Истеҳсоли асбобҳои ғайрибарқии маишии гармқунанда	D29303
407	Истеҳсоли мошинҳои электронӣ ҳисоббарорӣ	D30000
408	Истеҳсоли мошинҳои электронӣ ҳисоббарорӣ	D30000
409	Истеҳсоли мошинҳои электронӣ ҳисоббарорӣ	D30002

410	Истеҳсоли мошину таҷҳизоте, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D31000
411	Истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ, генераторҳо ва трансформаторҳо	D31100
412	Истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ, генераторҳо ва трансформаторҳо (бе таъмир)	D31101
413	Истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ, генераторҳо ва трансформаторҳо	D31102
414	Истеҳсоли асбобҳои равшаникунанда	D31500
415	Истеҳсоли асбобҳои равшаникунанда	D31502
416	Истеҳсоли ҳаргуна асбобҳои барқӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	D31900
417	Истеҳсолоти маснуоти изолятсияи барқӣ	D31903
418	Истеҳсолоти дастгоҳҳои ишоравии (сигналии) барқӣ	D31904
419	Таъмири дастгоҳҳои барқӣ	D31905
420	Истеҳсоли дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои радио ва телевизион	D32000
421	Истеҳсоли телевизору радио ва молҳои истеъмолии иловагӣ	D32300
422	Истеҳсоли қабулкунандаҳои телевизионӣ (бе таъмир)	D32301
423	Таъмири дастгоҳҳои радио, телевизион, таҷҳизоти алоқа	D32302
424	Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, асбобҳои дақиқ ва оптика, соатҳои дастӣ ва ҳаргуна соатҳо	D33000
425	Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, асбобҳо барои ченкунӣ, тафтиш ва дигар мақсадҳо, ғайр аз асбобҳои оптикӣ	D33100
426	Истеҳсоли таҷҳизоти тиббӣ, ҷарроҳӣ ва анҷомҳои ортопедӣ	D33110
427	Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, байторӣ ва тадқиқоти илмӣ	D33111
428	Истеҳсоли асбобу анҷоми тиббӣ, дастгоҳҳо ва таҷҳизот	D33112
429	Истеҳсоли анҷомҳои ортопедӣ	D33113
430	Истеҳсоли мебелҳои тиббӣ, ҷарроҳӣ, табобати дандон ва бойторӣ	D33114

431	Истеҳсоли асбобу анҷом ва асбобҳо барои ченкунӣ, тафтиш ва дигар мақсадҳо, ғайр аз таҷҳизоти назоратии чараёни саноатӣ	D33120
432	Истеҳсоли асбобу анҷоми нақшакашӣ, қайдкунӣ ва ченкунию андозагирӣ	D33121
433	Истеҳсоли асбобҳои ченкунандаи барқ	D33122
434	Истеҳсоли асбобҳои ченкунандаи радиой	D33123
435	Истеҳсоли дастгоҳҳои оптикӣ ва оптикию механикӣ	D33124
436	Истеҳсоли асбобҳо барои ченкунии бузургии механикӣ	D33125
437	Истеҳсоли асбобҳои тадқиқоти физикӣ	D33126
438	Таъмири асбобу анҷом ва асбобҳои ченкунанда	D33127
439	Истеҳсоли таҷҳизоти назоратӣ (контроль) барои чараёнҳои саноатӣ	D33130
440	Таъмири таҷҳизоти назоратӣ	D33132
441	Истеҳсоли асбобҳои оптикӣ ва таҷҳизоти суратгирӣ	D33200
442	Истеҳсоли асбобу анҷоми оптикӣ	D33202
443	Истеҳсоли таҷҳизоти суратгирӣ	D33203
444	Таъмири асбобу анҷоми оптикӣ, суратгирӣ ва таҷҳизоти филмбардорӣ	D33204
445	Истеҳсоли автомобилҳо, ядакҳо ва нимядакҳо	D34000
446	Истеҳсоли автомобилҳо	D34100
447	Истеҳсоли автомобилҳо ва дигар воситаи нақлиёти муҳаррикдор	D34101
448	Истеҳсоли ядакҳо ва нимядакҳо	D34200
449	Истеҳсоли ядакҳо ва нимядакҳо	D34202
450	Истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ барои автомобилҳо ва муҳаррикҳои онҳо	D34300
451	Истеҳсоли ҳаргуна таҷҳизоти нақлиёт	D35000

452	Сохтмону таъмири киштиҳо ва қайқҳо	D35100
453	Таъмири киштиҳо	D35111
454	Таъмири киштиҳо	D35112
455	Сохтмон ва таъмири қайқҳои варзишӣ ва истироҳатӣ	D35120
456	Сохтмони қайқҳои варзишӣ ва истироҳатӣ	D35121
457	Таъмири қайқҳои варзишӣ ва истироҳатӣ	D35122
458	Истеҳсоли локомативҳои роҳи оҳан ва сохтори ҳаракаткунанда (вагонҳо)	D35200
459	Таъмири поездҳои роҳи оҳан (вагонҳо)	D35202
460	Таъмири троллейбусҳо	D35203
461	Истеҳсоли дастгоҳҳои парвозкунанда	D35300
462	Таъмири дастгоҳҳои парвозкунанда	D35303
463	Истеҳсоли таҷҳизоти нақлиёт, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) ҳамроҳ карда нашудаанд	D35900
464	Истеҳсоли ҳаргуна таҷҳизоти нақлиёт, ки ба дигар гурӯҳҳо (категория) ҳамроҳ карда нашудаанд	D35990
465	Истеҳсоли мебелҳо; истеҳсоли маснуоти тайёр, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	D36000
466	Истеҳсоли мебелҳо	D36100
467	Истеҳсоли ҳамаи намудҳои мебелҳо (бе истеҳсол аз рӯи фармоишоти аҳоли)	D36101
468	Таъмири мебелҳо (бе таъмир аз рӯи фармоишоти аҳоли)	D36102
469	Истеҳсоли мебелҳо бо фармоишоти аҳоли	D36103
470	Истеҳсоли маснуоти тайёр, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	D36900
471	Истеҳсоли маснуоти ҷавохирот ва молҳои омехта	D36910
472	Истеҳсол ва таъмири маснуоти заргарӣ (бе истеҳсолкунӣ ва таъмир аз рӯи фармоишоти аҳоли)	D36911

473	Истеҳсоли маснуоти заргарӣ бо фармоишоти аҳоли	D36912
474	Истеҳсоли асбобҳои мусиқӣ	D36920
475	Истеҳсоли асбобҳои мусиқӣ (бе таъмир)	D36921
476	Таъмири асбобҳои мусиқӣ	D36922
477	Истеҳсоли молҳои варзишӣ	D36930
478	Истеҳсоли бозичаҳо	D36940
479	Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти тайёр, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	D36990
480	Истеҳсоли маснуоти хатнависӣ ва идоравӣ	D36991
481	Истеҳсоли аробачаҳои кӯдакона	D36992
482	Истеҳсоли маснуоти чарчинвории филизӣ	D36993
483	Истеҳсоли қорӯби дароздаста ва шутқаҳо	D36994
484	Истеҳсоли чархонакҳо, аргунчакҳо, тирҳо ва дигар бозиҳои аттракционӣ	D36995
485	Истеҳсоли фаршпӯши саҳт	D36996
486	Истеҳсоли ҳаргуна маснуот	D36997
487	Коркарди дубора	D37000
488	Коркарди дубораи пораҳо ва партовҳои филизӣ	D37100
489	Аз нав коркарди партовҳо вва пораҳои филизоти сиёҳ	D37101
490	Аз нав коркарди партовҳо вва пораҳои филизоти ранга	D37102
491	Коркарди дубораи партовҳо ва пораҳои ғайрифилізӣ	D37200
492	Қувваи барқ, газ ва обтаъминкунӣ (обрасон)	E
493	Таъминоти қувваи барқу гармӣ, газ, буғ ва оби гарм	E40000

494	Истеҳсол, нигоҳдорӣ ва тақсимоти қувваи барқ	E40100
495	Истеҳсоли қувваи барқ дар нерӯгоҳҳои обӣ	E40101
496	Истеҳсоли қувваи барқ дар нерӯгоҳҳои гармидиҳӣ	E40102
497	Ҷамъкунӣ, интиқол ва тақсимоти қувваи барқ ба воситаи шабакаҳои барқӣ	E40105
498	Равшан кардани берун	E40106
499	Истеҳсоли газ, тақсимоти сӯзишвории газмонанд ба воситаи қубурҳо	E40200
500	Истеҳсоли газ	E40201
501	Тақсимоти сӯзишвории газмонанд ба воситаи қубурҳо	E40202
502	Таъминот бо буғ ва оби гарм	E40300
503	Шабакаҳои гармирасон	E40301
504	Дегхонаҳои мустақил	E40302
505	Гармирасонӣ	E40303
506	Ҷамъкунӣ, софкунӣ ва тақсимоти об	E41000
507	Ҷамъкунӣ, софкунӣ ва тақсимоти об	E41000
508	Соҳтмон	F
509	Соҳтмон	F45000
510	Тайёр намудани қитъаи соҳтмон	F45100
511	Ба қисмҳо ҷудо кардан ё вайрон кардани бино, корҳои заминтайёркунӣ	F45101
512	Кашшофӣ, пармакорӣ ва корҳои тарконида	F45102
513	Соҳтмони биноҳо ва иншооти соҳтмонаш тамом шуда ё қисми онҳо; соҳтмони шаҳрвандӣ	F45200
514	Соҳтмони умумии биноҳо ва корҳои муҳандисии шаҳрвандӣ	F45201

515	Васли бомпӯш	F45202
516	Сохтмони роҳҳои автомобилгард, роҳҳо, фурудгоҳҳо ва иншоотҳои варзишӣ	F45203
517	Сохтмони иншоотҳои обӣ	F45204
518	Сохтмони конҳо (шахтаҳо)	F45205
519	Ҳаргуна корҳои бинокорӣ аз рӯи иншоотҳои ба итмом расонидашуда ва сохтмони шахрвандӣ	F45206
520	Таъмири биноҳо ва иншоот (бе таъмир аз рӯи фармоишоти аҳоли)	F45207
521	Таъмир ва сохтмони манзил (квартираҳо) бо фармоишоти аҳоли	F45208
522	Таъмири асосии биноҳо ва иншоот	F45209
523	Таҷҳизонидани бино	F45300
524	Шинондани пояҳои симҳои барқ ва арматураҳо	F45301
525	Корҳои изолятсиякунонӣ	F45302
526	Корҳои санитарии техникӣ	F45303
527	Ҳаргуна корҳои сохтмонӣ, вобаста ба таҷҳизонидани биноҳо ва иншоот	F45304
528	Васлкории дастгоҳҳои технологӣ	F45305
529	Ба кор андохтан ва ба назм даровардани таҷҳизоту дастгоҳҳои васл кардашуда	F45306
530	Анҷом додани сохтмон	F45400
531	Корҳои андовакунӣ (штукатурӣ)	F45401
532	Пӯшонидани фаршҳо ва деворҳо	F45402
533	Рангмоли ва шишабандӣ	F45403
534	Ҳаргуна корҳои анҷомшавандаи бинокорӣ	F45404
535	Ба иҷора гирифтани таҷҳизот барои сохтмон ё вайрон кардан бо операторон	F45500

536	Савдои яклухт ва чакана; таъмири автомобилҳо, мототсикҳо, молҳо ва ашёҳои маиши истифодаи шахсӣ	G
537	Фурӯш, хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо ва мототсикҳо; фурӯши чаканаи сӯзишворӣ барои воситаҳои нақлиёт бо муҳаррикҳои дарунсӯз	G50000
538	Фурӯши автомобилҳо	G50100
539	Фурӯши яклухти автомобилҳои нав ва нигоҳдошташуда	G50101
540	Фурӯши чаканаи автомобилҳои нав ва нигоҳдошташуда	G50102
541	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо	G50200
542	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо, бе таъмир аз рӯи фармоишоти аҳоли	G50201
543	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо бо фармоишоти аҳоли	G50202
544	Фурӯши қисмҳо ва ҷузъҳо барои автомобилҳо	G50300
545	Фурӯши яклухти ҳамаи намудҳои қисмҳо, ҷузъҳо ва лавозимот барои автомобилҳо	G50301
546	Фурӯши чаканаи ҳамаи намудҳои қисмҳо, ҷузъҳо ва лавозимот барои автомобилҳо	G50302
547	Фурӯш, хизматрасонии техникӣ ва таъмири мототсикҳо, фурӯши қисмҳо ва лавозимоти ба инҳо мувофиқ	G50400
548	Фурӯши яклухти мототсикҳо, мотороллерҳо ва қисмҳои лавозимотҳои онҳо	G50401
549	Фурӯши чаканаи мототсикҳо, мотороллерҳо ва қисмҳои лавозимотҳои онҳо	G50402
550	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мототсикҳо, мотороллерҳо (бе таъмир аз рӯи фармоишоти аҳоли)	G50403
551	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мототсикҳо ва мотороллерҳо бо фармоишоти аҳоли	G50404
552	Фурӯши чаканаи сӯзишворӣ барои воситаҳои нақлиёт бо муҳаррики дарунсӯз	G50500
553	Савдои яклухт ва комиссияӣ, ғайр аз савдои автомобилҳо ва мототсикҳо	G51000
554	Савдои яклухт барои подош ё дар асоси қарордод	G51100
555	Агентҳое, ки ба фурӯши ашёи хоми кишоварзӣ, чорвои зинда, ашёи хоми нассочӣ ва маҳсулоти нимтайёр машғуланд	G51101

556	Агентҳое, ки ба фурӯши сӯзишворӣ, филизот ва моддаҳои кимиёвии саноатӣ машғуланд	G51102
557	Агентҳое, ки ба фурӯши чӯбу тахта ва масолеҳи бинокорӣ машғуланд	G51103
558	Агентҳое, ки ба фурӯши мошинолот, таҷҳизоти саноатӣ ва ҳавопаймо машғуланд	G51104
559	Агентҳое, ки ба фурӯши мебел, молҳои маишӣ, маснуоти оҳангарӣ ва ҳаргуна маснуоти хурди филизӣ машғуланд	G51105
560	Агентҳое, ки ба фурӯши газворҳо, либосҳо, пойафзол ва маснуоти чармин машғуланд	G51106
561	Агентҳое, ки ба фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокиҳо ва маснуоти тамоку машғуланд	G51107
562	Агентҳое, ки ба фурӯши маҳсулоти чудогона ва ё гурӯҳи маҳсулот машғуланду ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд	G51108
563	Агентҳое, ки ба фурӯши навъҳои гуногуни васеи молҳо машғуланд	G51109
564	Савдои яклухти ашёи хоми кишоварзӣ, чорвои зинда, маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокӣ ва маснуоти тамоку	G51200
565	Савдои яклухти ашёи хоми кишоварзӣ ва чорвои зинда	G51210
566	Савдои яклухти ғалла, тухмӣ ва хӯроки чорво	G51211
567	Савдои яклухти гулҳо ва растаниҳо	G51212
568	Савдои яклухти тамокуи коркарднашуда	G51213
569	Савдои яклухти чорвои зинда	G51214
570	Савдои яклухти пӯсту чарм	G51215
571	Савдои яклухти маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокиҳо ва маснуоти тамоку	G51220
572	Савдои яклухти картошка, сабзавот ва меваҳо	G51221
573	Савдои яклухти шир ва маҳсулоти ширӣ, тухм, рағани озукаворӣ ва чарбиҳо	G51222
574	Савдои яклухти гӯшт ва маҳсулоти гӯшти	G51223
575	Савдои яклухти моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ	G51224
576	Савдои яклухти машруботи спиртдор ва дигар нӯшокиҳо	G51225

577	Савдои яклухти қанд, шоколад ва маснуоти қаннодӣ, маснуоти нону булка ва макарон, орд, ярма	G51226
578	Савдои яклухти қаҳва, чой, какао ва тезакҳо (хӯришҳо)	G51227
579	Савдои яклухти маснуоти тамоқу	G51228
580	Савдои яклухти ҳаргуна маҳсулоти хӯрокворӣ	G51229
581	Савдои яклухти молҳои маишӣ	G51300
582	Савдои яклухти маснуоти нассоҷӣ, либос ва пойафзол	G51310
583	Савдои яклухти молҳои нассоҷӣ	G51311
584	Савдои яклухти маснуоти кешбофӣ ва чӯробу пайпоқ	G51312
585	Савдои яклухти либосу пойафзол	G51313
586	Савдои яклухти ҳаргуна молҳои маишӣ	G51390
587	Савдои яклухти молҳои маишии барқӣ ва маснуоти радио ва телевизион	G51391
588	Савдои яклухти молҳои фармасевтӣ, тиббӣ ва ортопедӣ	G51392
589	Савдои яклухти молҳои атриёту ороишӣ (косметикӣ), собуни мушк ва воситаҳои шустушуй	G51393
590	Савдои яклухти маснуот аз фарфору шиша, зардеворҳо ва моддаҳои тозакунанда	G51394
591	Савдои яклухти молҳои мактабӣ-хатнависӣ	G51395
592	Савдои яклухти ҳаргуна молҳои маишӣ	G51396
593	Савдои яклухти маҳсулоти мобайнӣ, партовҳо ва пораҳои ғайрикишоварзӣ	G51400
594	Савдои яклухти сӯзишвории сахт, моеъ, газмонанд ва омехта	G51410
595	Савдои яклухти нафти хом ва гази сарироҳӣ (ҳамроҳи он)	G51411
596	Савдои яклухти гази (сӯзишвории) табиӣ	G51412
597	Савдои яклухти ангиштсанг	G51413

598	Савдои яклухти ангиштсанги бўр ва лигнит	G51414
599	Савдои яклухти бензин ва керасини ҳавопаймо	G51415
600	Савдои яклухти бензини автомобил	G51416
601	Савдои яклухти сўзишвориҳои дизелӣ	G51417
602	Савдои яклухти мазути сўзишворӣ	G51418
603	Савдои яклухти ҳаргуна сўзишворӣ	G51419
604	Савдои яклухти филизот ва маъданиёти филизӣ	G51420
605	Савдои яклухти маъдани оҳан	G51421
606	Савдои яклухти маъдани филизоти ранга	G51422
607	Савдои яклухти чўян ва фўлод	G51423
608	Савдои яклухти филизоти асосии асил ва ранга	G51424
609	Савдои яклухти рехтаҳои чўяни ва фўлодӣ	G51425
610	Савдои яклухти рехтаҳои филизоти ранга	G51426
611	Савдои яклухти конструкцияҳои филизии бинокорӣ	G51427
612	Савдои яклухти оҳанпораҳо, партовҳои филизоти сиёҳ ва ранга	G51428
613	Савдои яклухти ҳаргуна филизот	G51429
614	Савдои яклухти масолеҳи бинокорӣ, оҳангарӣ, таҷҳизоти қубурҳои обгузаронӣ ва гармидиҳӣ ва маводҳои ёрирасон	G51430
615	Савдои яклухти шишаҳои бинокорӣ	G51431
616	Савдои яклухти семент	G51432
617	Савдои яклухти маснуоти бетонӣ, семент ва гулгач	G51433
618	Савдои яклухти тахтаҳои сементи деворӣ	G51434

619	Савдои яклухти чўбҳои лўла	G51435
620	Савдои яклухти конструкцияҳои чўбини бинокорӣ ва қисмҳо, хонаҳои васлшаванда	G51436
621	Савдои яклухти тахтаҳои фанерӣ, тахтаҳои аррамайда ва тарошамайдагӣ, ҳаргуна панелу тахтаҳо	G51437
622	Савдои яклухти борчомаҳои чўбин	G51438
623	Савдои яклухти маснуоти оҳангарӣ, қубурҳои обгузар, таҷҳизоти гармирасонӣ ва рўшноидиҳии санитарӣ	G51439
624	Савдои яклухти ҳаргуна маҳсулоти мобайнӣ, партовҳо ва пораҳо	G51490
625	Савдои яклухти моддаҳои кимиёвӣ ва маҳсулоти кимиёвӣ	G51491
626	Савдои яклухти маснуоти резинӣ-техникӣ	G51492
627	Савдои яклухти селлюлоза, қоғаз ва маснуоти қоғазӣ	G51493
628	Савдои яклухти нуриҳои маъданӣ	G51494
629	Савдои яклухти хамираҳои пластикӣ ва каучуки синтетикӣ	G51495
630	Савдои яклухти пеститсидҳо ва ҳаргуна маҳсулоти агрокимиёвӣ	G51496
631	Савдои яклухти лаку рангҳо	G51497
632	Савдои яклухти доруҳои фармасевтӣ	G51498
633	Савдои яклухти партовҳо ва пораҳои ғайрифиллизӣ	G51499
634	Савдои яклухти мошинолот, таҷҳизот ва маводҳои ёрирасон	G51500
635	Савдои яклухти дастгоҳҳо	G51501
636	Савдои яклухти мошинолот, таҷҳизот барои сохтмон ва сохтмони шаҳрвандӣ	G51502
637	Савдои яклухти мошинолот, таҷҳизот барои саноати насочӣ, дўзандагӣ ва мошинолоти кешбофӣ	G51503
638	Савдои яклухти мошинҳо ва таҷҳизоти хатнависӣ-идоравӣ	G51504
639	Савдои яклухти мошинолот, мошинҳо ва таҷҳизоти кишоварзи, аз ҷумла тракторҳо	G51505

640	Савдои яклухти ҳаргуна мошинолот ва таҷҳизот барои истифода дар намудҳои гуногуни фаъолият	G51506
641	Ҳамагуна савдои яклухт	G51900
642	Савдои чакана, ғайр аз савдои автомобилҳо ва мототсиклҳо; таъмири молҳо ва ашёи маишии истифодаи шахсӣ	G52100
643	Савдои чаканаи ғайримахсусгардонидашуда	G52100
644	Савдои чакана дар мағозаҳои ғайримахсусгардонидашуда, ки бештар ба маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокиҳо ва маснуоти тамоку афзалият дода шудаанд	G52110
645	Ҳар гуна савдои чакана дар мағозаҳои ғайри махсусгардонидашуда	G52190
646	Савдои чакана маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокиҳо ва маснуоти тамоку дар мағозаҳои махсусгардонидашуда	G52200
647	Савдои чакана картошка, сабзавот ва мевачот	G52201
648	Савдои чаканаи шир, маҳсулоти ширӣ, тухум, рағани хӯрокворӣ ва чарбӣ	G52202
649	Савдои чаканаи гӯшт ва маҳсулоти гӯшт	G52203
650	Савдои чакана моҳи ва маҳсулоти моҳӣ, харчангмонанд ва моллюскҳо	G52204
651	Савдои чакана нон. Кулчақандҳо (печениҳо), маснуоти ордӣ ва қаннодӣ	G52205
652	Савдои чаканаи машрубот ва дигар нӯшокиҳо, ки дар маҳалли фурӯш истеъмол намешавад	G52206
653	Савдои чакана маснуоти тамоку	G52207
654	Ҳар гуна савдои чаканаи маҳсулоти хӯрокворӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо (категорияҳо) дар мағозаҳои ғайри махсусгардонидашуда дохил карда нашудаанд	G52208
655	Ҳаргуна савдои чаканаи молҳои нав дар мағозаҳои махсусгардонидашуда	G52300
656	Савдои чаканаи молҳои фармасевтӣ, тиббӣ, ороишӣ (косметикӣ) ва лавозимоти тозагӣ	G52310
657	Савдои чаканаи махсусгардонидашудаи молҳои фармасевтӣ, тиббӣ ва ортопедӣ	G52311
658	Савдои чаканаи махсусгардонидашуда молҳои косметикӣ ва лавозимоти тозагӣ	G52312
659	Савдои чаканаи маснуоти нассоҷӣ, либосҳо, пойафзол ва маснуоти чармин	G52320

660	Савдои чаканаи маснуоти насочӣ	G52321
661	Савдои чаканаи либосҳо	G52322
662	Савдои чаканаи пойафзол ва маснуоти чармин	G52323
663	савдои чаканаи асбобҳои маишӣ, маснуот ва таҷҳизоти маиши	G52330
664	Савдои чаканаи мебел, асбобҳои равшанидиҳанда ва маснуоти маишӣ, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд	G52331
665	Савдои чаканаи молҳои барқии маиши, маснуоти радио ва телевизор	G52332
666	Савдои чаканаи маснуоти оҳангарӣ, рангу шиша	G52340
667	Ҳаргуна савдои чакана дар мағозаҳои махсусгардонидашуда	G52390
668	Савдои чаканаи махсусгардонидашудаи китобҳо, маҷаллаҳо ва лавозимоти хатнависӣ ва идоравӣ	G52391
669	Ҳаргуна савдои чаканаи махсусгардонидашуда	G52392
670	Савдои чаканаи малҳои ба фурӯшнарафта (нигоҳдошташуда) дар мағозаҳо	G52400
671	Савдои чакана берун аз мағозаҳо	G52500
672	Савдои чакана ба воситаи фирмаҳо, ки ба воситаи пушта иҷро карда мешавад	G52510
673	Савдои чакана ба воситаи хаймаҳо ва бозоро	G52520
674	Савдои чакана ба воситаи хаймаҳо ва дӯконҳо	G52521
675	Савдои чакана дар бозорҳои шахрӣ	G52522
676	Ҳаргуна савдои чакана берун аз мағозаҳо, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд	G52590
677	Савдои чаканаи кӯча ба кӯча, хона ба хона	G52591
678	Ҳаргуна савдои чакана берун аз мағозаҳо, ки ба дигар категориҳо дохил карда нашудаанд	G52592
679	Таъмири молҳои маишӣ ва ашёҳои маишии истифодаи шахсӣ	G52600
680	Таъмири мошинолоту асбобҳои маишӣ ва маснуоти филизӣ	G52601

681	Таъмири пойафзол	G52602
682	Таъмири маснуоти кешбофӣ ва бофта	G52603
683	Таъмири маснуоти дӯзандагӣ, каллапӯш ва маснуоти нассоҷӣ, чарчинворӣ	G52604
684	Таъмири маснуоти муина ва чармин, каллапӯшҳо	G52605
685	Таъмири ва таҷдиди мебелҳо бо фармоиши аҳоли	G52606
686	Таъмири қолинҳо ва маснуоти қолинӣ бо фармоишоти аҳоли	G52607
687	Таъмири маснуоти заргарӣ бо фармоишоти аҳоли	G52608
688	Таъмири маснуоти чарчинворӣ, сафарӣ аз чарми асл ва сунъӣ	G52609
689	Н Меҳмонхона ва тарабхона	G55000
690	Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	G55000
691	Меҳмонхонаҳо; майдончаҳо барои кемпинг ва дигар ҷойҳо барои сукунати кӯтоҳмуддат	G55100
692	Меҳмонхонаҳо ва мотелҳо бо тарабхона	G55101
693	Меҳмонхонаҳо ва мотелҳо бе тарабхона	G55102
694	Кемпингҳо ва дигар ҷойҳои сукунати кӯтоҳмуддат	G55103
695	Ҳаргуна ҷойҳо барои сукунат, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	G55104
696	Тарабхонаҳо, барҳо ва ошхонаҳо	G55200
697	Тарабхонаҳо	G55201
698	Барҳо	G55202
699	Ошхонаҳо	G55203
700	Ошхонаҳои умумӣ (ки бо хизматрасонии қисман муайяни аҳоли вобаста нестанд)	G55204
701	Буфетҳои сари кӯчаҳо	G55205

702	I Нақлиёт, хочагии анборхонаҳо ва алоқа	
703	Нақлиёти хушкигард	160000
704	Нақлиёти роҳи оҳан	160100
705	Ҳаргуна нақлиёти хушкигард	160200
706	Ҳаргуна нақлиёти хушкигарди мусофирбар, ки ба ҷадвали корӣ итоат мекунад	160210
707	Ҳамлу нақл бо автобусҳо	160211
708	Ҳамлу нақл бо троллейбусҳо	160213
709	Ҳамлу нақл бо қатораҳо, ғайр аз байналҳалқӣ	160215
710	Ҳамлу нақл бо ҳаргуна намуди нақлиёт, ки ба ҷадвали кори итоат мекунад	160216
711	Ҳаргуна нақлиёти мусофирбарии хушкигард, ки ба ҷадвали кори итоат намекунад	160220
712	Хизматрасонии таксӣ	160221
713	Мусофиркашонӣ бо ҳаргуна намуди нақлиёт, ки ба ҷадвали кори итоат намекунад	160222
714	Ҳамлу нақли кирокашӣ бо нақлиёти роҳи автомобилгард	160230
715	Ҳамлу нақл ба қубурҳо	160300
716	Ҳамлу нақл бо роҳи қубурҳои магистралӣ	160310
717	Нақлиёти обӣ	161000
718	Нақлиёти обии дохилӣ	161200
719	Нақлиёти ҳавоӣ	162000
720	Нақлиёти ҳавоӣ, ки ба ҷадвали корӣ итоат мекнад	162100
721	Нақлиёти ҳавоӣ, ки ба ҷадвали корӣ итоат намекунад	162200
722	Мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо ҳаво, ки ба ҷадвали корӣ итоат намекунад	162201

723	Фаъолияти ёрирасон ва иловагии нақлиёти; фаъолияти бюрои сайру саёҳатӣ	I63000
724	Фаъолияти ёрирасон ва иловагии нақлиёти; фаъолияти бюрои сайру саёҳатӣ	I63000
725	Коркарди нақлиёти борҳо	I63010
726	Муҳофизату ниғодорӣ ва ҷо ба ҷокунӣ дар анборҳо	I63020
727	Ҳаргуна фаъолияти ёрирасони нақлиётӣ	I63030
728	Фаъолияти нақлиёти хушкигард	I63031
729	Фаъолияти нақлиёти обӣ	I63032
730	Фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ	I63033
731	Фаъолияти бюрои сайру саёҳат, агентҳои сайёҳӣ (туристӣ) ва роҳбаладҳо; фаъолияти ёрирасонӣ ба сайёҳон, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд	I63040
732	Фаъолияти ҳаргуна агентҳои нақлиётӣ	I63090
733	Хизматрасонӣ оид ба боркашонӣ ва дигар хизматрасониҳои нақлиётӣю намояндагӣ бо фармоишоти аҳоли	I63091
734	Нозири техникӣ дар нақлиёт	I63092
735	Пушта ва алоқа	I64000
736	Фаъолияти пуштавӣ ва хаткашонӣ	I64100
737	Фаъолияти пуштаҳои миллӣ	I64110
738	Фаъолияти хаткашонӣ, ғайр аз фаъолияти пуштаҳои миллӣ	I64120
739	Алоқа	I64200
740	Ҷ Миёнаравии молиявӣ	
741	Миёнаравии молиявӣ, ғайр аз суғуртабанди ва таъминоти нафақа	I65000
742	Миёнаравии пулӣ	I65100
743	Фаъолияти бонки марказӣ	I65110

744	Ҳаргуна мёнаравии пулӣ	165190
745	Фаъолияти ьонкҳо, идораҳои векселӣ	165191
746	Фаъолияти амонатбонкҳо	165192
747	Ҳаргуна миёнаравии молиявӣ	165900
748	Лизинги молиявӣ	165910
749	Ҳаргуна пешниҳоди қарз	165920
750	Ҳаргуна миёнаравии молиявӣ, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд	165990
751	Суғуртабандӣ ва таъминоти нафақа, ғайр аз суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ	166000
752	Суғуртабандӣ ва таъминоти нафақа, ғайр аз суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ	166000
753	Суғуртабандии ҳаёт	166010
754	Суғуртабандии давлатии ҳаёт	166011
755	Суғуртабандии ғайридавлатии ҳаёт	166012
756	Таъминоти нафақа	166020
757	Таъминоти давлатии нафақа	166021
758	Таъминоти ғайридавлатии нафақа	166022
759	Суғуртабандӣ, ғайр аз суғуртаи ҳаёт	166030
760	Суғуртабандии давлатӣ	166031
761	Суғуртабандии ғайридавлатӣ	166032
762	Фаъолияти, ки нисбат ба миёнаравии молиявӣ, ёрирасон мебошад	167000
763	Фаъолияти, ки нисбат ба миёнарафии молиявӣ, ёрирасон мебошад, ғайр аз суғуртабандӣ ва таъминоти нафақа	167100
764	Идораи бозори милиявӣ	167110

765	Кор қардани бозори молиявӣ	I67111
766	Фаъолияти биржаҳои фондӣ	I67112
767	Амалиёти биржавӣ бо арзишҳои фондӣ	I67120
768	Фаъолияте, ки нисбат ба миёнаравии молиявӣ, ёрирасон мебошад ба дигар категорияҳо ҳамроҳ қарда нашудааст	I67190
769	Фаъолияте, ки нисбат ба суғуртабағдӣ ва таъминоти нафақа ёрирасон мебошад	I67200
770	Амалиёти бо амволи ғайриманқул, иҷора ва фаъолияти тиҷоратӣ	K
771	Амалиёт бо амволи ғайриманқул	K70000
772	Амалиёти бо амволи ғайриманқули хусусӣ ва ё иҷорагирифта	K70100
773	Хариду фурӯши амволи ғайриманқули хусусӣ	K70101
774	Ба киро додани амволи ғайриманқули хусусӣ ё ба иҷора гирифташуда	K70102
775	Амалиёт бо амволи ғайриманқул барои подош ё дар асоси қарордод	K70200
776	Хизмати миёнаравӣ ҳангоми хариду фурӯш ва ба киро додани амволи ғайриманқули таиноти истехсолию техник	K70201
777	Хизмати миёнаравӣ ҳангоми хариду фурӯш ва ба киро додани манзил ва дигар амволи ғайриманқули таиноти ғайриистехсолӣ	K70202
778	Иҷораи мошинолот ва таҷҳизот бе қорманд ва кирои молҳои маишӣ ва ашъиистифодаи шахсӣ	K71000
779	Иҷораи таҷҳизоти нақлиётӣ	K71100
780	Иҷораи таҷҳизот барои нақлиёти хушқигард	K71110
781	Иҷораи автомобилҳои сабуққав	K71111
782	Иҷораи ҳаргуна таҷҳизот	K71112
783	Иҷораи таҷҳизот барои нақлиёти обӣ	K71120
784	Иҷораи таҷҳизот барои нақлиёти ҳавоӣ	K71130
785	Иҷораи ҳаргуна мошинолоту таҷҳизот	K71200

786	Иҷораи ҳаргуна мошинолот ва таҷҳизоти кишоварзӣ	K71210
787	Иҷораи мошинолот ва таҷҳизот барои сохмон ва сохтмони шаҳрвандӣ	K71220
788	Иҷораи мошинолоту таҷҳизоти хатнависӣ-идоравӣ (аз ҷумла компютерҳо)	K71230
789	Иҷораи ҳаргуна мошинолоту таҷҳизоте, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд	K71290
790	Кирои молҳо ва ашёҳои маишии истифодаи шахсӣ, ки ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд	K71300
791	Кирои ашёҳои таиноти фарҳангию маишӣ ва зарурии хоҷагии аҳоли	K71301
792	Кирои ҳамаи намудҳои молҳои корхонаҳои саноатӣ ва дигар истифодабарандагон	K71302
793	Компютерҳо ва фаъолияти ба онҳо вобаста	K71000
794	Маслиҳатҳо оид ба таъминоти техникӣ	K72100
795	Маслиҳатҳо ва маводҳои ёрирасон оид ба таъминоти барномавӣ	K72200
796	Коркарди маълумотҳо	K72300
797	Фаъолият оид ба таъсиси хазинаи маълумотҳо	K72400
798	Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мошинҳои хатнависӣ-идоравӣ, муҳосибавӣ ва мошинҳои электронӣ ҳисоббарорӣ	K72500
799	Ҳаргуна фаъолият, ки ба техникаи компютерӣ вобаста аст	K72900
800	Тадқиқот ва кор карда баромадан	K73000
801	Тадқиқот ва кор карда баромадан дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва муҳандисӣ	K73100
802	Тадқиқот ва кор карда баромадан дар соҳаи илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ	K73200
803	Ҳаргуна фаъолияти тичоратӣ	K74000
804	Фаъолият дар соҳаи ҳуқуқ, тартиб додани ҳисобҳо, баҳисобгирии муҳосибавӣ ва тафтиш; маслиҳату машварат оид ба масъалаҳои андозбандӣ; тадқиқи вазъи бозор ва ошкор намудани фикру андешаҳои ҷомеа; маслиҳату машварат оид ба масъалаҳои фаъолияти тичоратӣ	K74100
805	Фаъолият дар соҳаи ҳуқуқ	K74110

806	Фаъолияти коллегияҳо ва маслиҳатчиёни ҳимоятгарони ҳуқуқ (аз ҷумла адвокатҳои хусусӣ амалкунанда)	K74111
807	Фаъолияти нотариалӣ	K74112
808	Фаъолият дар соҳаи тартиб додани ҳисобот, баҳисобгирии муҳосибавӣ ва тафтиш, маслиҳату машварат оид ба масъалаҳои андозбандӣ	K74120
809	Тадқиқи вазъи бозор ва ошкор намудани фикру андешаҳои ҷомеа	K74130
810	Машваратҳо оид ба масъалаҳои фаъолияти тиҷоратӣ ва идоракунии	K74140
811	Меъморӣ, сохтмони шаҳрвандӣ ва дигар фаъолияти техникӣ	K74200
812	Фаъолият дар соҳаи меъморӣ ва сохтмони шаҳрвандӣ ва вобаста ба ҳаминҳо маслиҳату машварати техникӣ	K74210
813	Фаъолият дар соҳаи меъморӣ, муҳандисӣ ва фаъолияти техникӣ, ки ба сохтмони шаҳрвандӣ вобаста аст	K74211
814	Фаъолият ба гузаронидани корҳои кофтукови геологӣ ва тадқиқот (бе тадқиқоти илмӣ ва кор карда баромадан)	K74212
815	Хадамоти геодезӣ	K74213
816	Фаъолияти хадамоти обу ҳавосанҷӣ	K74214
817	Озмоишҳои техникӣ ва таҳлилҳо	K74220
818	Таблиғу ташвиқот (реклама)	K74300
819	Фаъолияти тиҷоратӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудааст	K74900
820	Киро кардани қувваи корӣ ва таъмин намудан бо кормандон	K74910
821	Фаъолият оид ба ҷустуҷӯ ва таъмини беҳатарӣ	K74920
822	Фаъолият оид ба нигоҳу бин, тоза ва рӯбу чин кардани иморат	K74930
823	Рӯбу чини квартираҳо ва дигар биноҳо бо фармоишоти аҳоли	K74931
824	Рӯбу чини ҳама навъҳои биноҳо, ғайр аз манзилҳои сукунатӣ	K74932
825	Фаъолият дар соҳаи суратгирӣ	K74940
826	Истеҳсоли маҳсулоти филмбардорӣ ва суратгирӣ бо фармоишоти аҳоли	K74941

827	Ҳаргуна фаъолият дар соҳаи суратгирӣ	K74942
828	Фаъолият дар соҳаи бастабандӣ	K74950
829	Ҳаргуна фаъолияти тиҷоратӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	K74990
830	Идораи давлатӣ ва мудофиа; суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ	L
831	Идораи давлатӣ ва мудофиа; суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ	L75000
832	Идора кардани давлат ва сиёсати иҷтимоию иқтисодии ҷомеа	L75100
833	Ҳама ҷиҳатҳои фаъолият дар соҳаи идора дар сатҳи давлатӣ	L75110
834	Фаъолияти мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, марказӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ	L75111
835	Фаъолияти ҳадамоти андоз	L75112
836	Фаъолияти гумрук	L75113
837	Фаъолияти ҳадамоти иқтисодӣ, омӯри ва сотсиологӣ	L75114
838	Ба танзим даровардани фаъолияти муассисаҳои тиббӣ, маориф, фарҳанг ва дигар хизматҳои иҷтимоиро таъмин менамоянд, ғайр аз суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ	L75120
839	Ба танзим даровардан ва мусоидат ба рушди бештари фаъолияти тиҷоратии самараноктар	L75130
840	Хизмати ёварӣ умуман ба ҳукумат	L75140
841	Пешниҳоди хизматрасонӣ ба ҷомеа	L75200
842	Қорҳои хориҷӣ	L75210
843	Фаъолияти мудофиавӣ	L75220
844	Фаъолият дар соҳаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният	L75230
845	Фаъолият дар соҳаҳои адлия ва тартиботи ҳуқуқӣ	L75231
846	Фаъолият дар соҳаҳои ҳифзи сӯхторхомушқунӣ (зидди сӯхтор)	L75232
847	Ҳаргуна фаъолият дар соҳаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният	L75233

848	Фаъолият дар соҳаҳои суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ	L75300
849	Маориф	M
850	Маориф	M8000
851	Таҳсилоти ибтидоӣ	M80100
852	Тарбияи томактабӣ	M80101
853	Таҳсилоти умуми мактабии зинаи аввал	M80102
854	Тарбияи берун аз мактабӣ	M80103
855	Таҳсилоти миёна	M80200
856	Таҳсилоти миёнаи умумӣ	M80210
857	Таҳсилоти гимназия	M80211
858	Таҳсилоти литсей	M80212
859	Таҳсилоти миёнаи техникаӣ ва касбӣ	M80220
860	Таҳсилоти олий	M80300
861	Таҳсилот барои калонсолон ва ҳаргуна таҳсилот	M80900
862	Фаъолияти мактабҳо барои тайёр кардани ронандаҳо	M80901
863	Ҳаргуна таҳсилот барои калонсолон ва таҳсилоте, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд (аз он ҷумла тайёр кардан ва баланд бардоштани таҳассуси коргарон ва дигар кормандон)	M80903
864	Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ	N
865	Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ	N85000
866	Фаъолият оид ба ҳифзи саломатии инсон	N85100
867	Фаъолияти шифохонаҳо	N85110
868	Фаъолияти шифохонаҳои соҳаҳои умумӣ ва шифохонаҳои махсусгардонидашуда, хонаҳо	N85111

869	Фаъолияти таваллудхонаҳо	N85112
870	Фаъолияти табобатхонаҳои махавҳо	N85113
871	Фаъолияти муассисаҳои беҳдоштию истироҳатӣ-фароғатӣ	N85114
872	Фаъолияти дигар муассисаҳои табобатӣ, ки табобатхонаҳои доимӣ доранд	N85115
873	Таҷрибаомӯзии духтурӣ ва духтури дандон	N85120
874	Таҷрибаомӯзии духтурӣ	N85121
875	Таҷрибаомӯзии духтури дандон	N85122
876	Ҳаргуна фаъолият оид ба ҳифзи саломатии инсон	N85190
877	Фаъолияти байторӣ	N85200
878	Фаъолият дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ	N85300
879	Хизматрасонии иҷтимоӣ бо таъмини буду бош	N85310
880	Хизматрасонии иҷтимоӣ бе таъмини буду бош	N85320
881	Ҳаргуна хизматрасонии коммуналӣ, иҷтимоӣ ва инфиродӣ-шахсӣ	O
882	Канализатсия ва дуркунии партовҳо; коркарди санитарӣ ва дигар хизматрасонӣ	O90000
883	Канализатсия ва дуркунии партовҳо; коркарди санитарӣ ва дигар хизматрасонӣ	O90000
884	Фаъолияти ташкилотҳои аъзо, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	O91000
885	Фаъолияти ташкилотҳои соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва касбӣ	O91100
886	Фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ	O91110
887	Фаъолияти ташкилотҳои касбӣ	O91120
888	Фаъолияти иттифоқҳои касаба	O91200
889	Фаъолияти ҳаргуна ташкилотҳои аъзо	O91900

890	Фаъолияти ташкилотҳои динӣ	O91910
891	Фаъолияти ташкилотҳои сиёсӣ	O91920
892	Фаъолияти ҳаргуна ташкилотҳои аъзо, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	O91990
893	Фаъолият дар соҳаҳои ташкили истироҳат ва вақтхушӣ, фарҳанг ва варзиш	O92000
894	Фаъолият дар соҳаҳои кино, радио, телевизион ва ҳаргуна намудҳои истироҳат ва вақтхушӣ	O92100
895	Истеҳсол ва паҳн намудани кинофилмҳо ва видеофилмҳо	O92110
896	Истеҳсоли кинофилмҳо ва видеофилмҳо	O92111
897	Паҳн намудани кино-видеофилмҳо	O92112
898	Таҳияи (тайёр намудани) филмҳо бо фармоишоти аҳоли	O92113
899	Намоиш додани кинофилмҳо	O92120
900	Фаъолият дар соҳаҳои радио ва телевизион	O92130
901	Фаъолият дар соҳаҳои санъати драмавӣ, мусиқӣ ва ҳаргуна намудҳои санъат	O92140
902	Фаъолияти театри	O92141
903	Фаъолияти концерти	O92142
904	Фаъолияти изостудияҳо, ташкилотҳои ороишдиҳӣ	O92143
905	Ҳаргуна фаъолияти вақтхушӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	O92190
906	Фаъолияти толорҳои рақсӣ, дискотека ва мактабҳои рақс	O92191
907	Фаъолияти боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва истироҳатӣ, чарху-фалак ва ба ҳаминҳо монанд муассисаҳо	O92192
908	Фаъолияти сиркҳо, родео, тирҳо	O92193
909	Фаъолияти театрҳои лӯхтак	O92194
910	Фаъолияти агентҳои таъбу нашр (чоп)	O92200

911	Фаъолияти китобхонаҳо-қироатхонаҳо, бойғониҳо, осорхонаҳо ва ҳаргуна фаъолият дар соҳаи фарҳанг	O92300
912	Фаъолияти китобхонаҳо ва бойғониҳо	O92310
913	Хизматрасонии фонотекаю филмотекаҳо	O92311
914	Фаъолияти китобхонаҳо, аз ҷумла фаъолияти толорҳои қироат, лекторияҳо, толорҳои намоишдиҳӣ	O92312
915	Фаъолияти бойғониҳо	O92313
916	Фаъолияти палатаи китобҳо	O92314
917	Фаъолияти муассисаҳои фарҳангии навъи толор (клуб)	O92315
918	Фаъолияти осорхонаҳо ва ҳифзи ҷойҳо ва биноҳои таърихӣ	O92320
919	Фаъолияти осорхонаҳо	O92321
920	Муҳофизати ҷойҳо ва биноҳои таърихӣ, ёдгориҳои фарҳангӣ	O92322
921	Фаъолияти намоишгоҳҳо	O92323
922	Фаъолияти боғҳои ботаникӣ, боғҳои ҳайвонот ва мамнӯъгоҳҳо	O92330
923	Фаъолияти боғҳои ботаникӣ ва боғҳои ҳайвонот	O92331
924	Фаъолияти мамнӯъгоҳҳои табиӣ, ҳифзи табиати ёбӣ	O92332
925	Фаъолияти варзишӣ ва ҳаргуна фаъолият оид ба ташкили вақтхушӣ ва истироҳат	O92400
926	Фаъолияти варзишӣ	O92410
927	Ҳаргуна фаъолият оид ба ташкили истироҳат ва вақтхушӣ	O92490
928	Сабти овоз бо фармоишоти аҳоли	O92491
929	Ҳаргуна фаъолият оид ба ташкили истироҳат ва вақтхушӣ	O92492
930	Пешниҳоди ҳаргуна намудҳои хизматрасонӣ	O93000
931	Пешниҳоди ҳаргуна намудҳои хизматрасонӣ	O93000

932	Шустан, тоза кардан ва рангмолии маснуоти насочӣ ва мӯина	O93010
933	Хизматрасонии либосшӯӣ ба аҳоли	O93011
934	Хизматрасонии либосшӯӣ ба корхонаҳои саноатӣ ва ба дигар истифодабарандаҳо	O93012
935	Хизматрасонии хушқашӯии кимиёвӣ ва рангмолӣ, ки ба аҳоли расонда мешаванд	O93013
936	Хизматрасонии хушқашӯии кимиёвӣ ва рангмолӣ барои корхонаҳои саноатӣ ва ба дигар истифодабарандагон	O93014
937	Хизматрасонии сартарошхонаҳо ва ҳаргуна хизматрасонии косметикӣ	O93020
938	Ташкили дафн ва хизматҳои ба ин вобаста	O93030
939	Пешниҳоди ҳаргуна намудҳои хизматрасонӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	O93090
940	Хизматрасонии ҳамому душхонаҳо	O93091
941	Ҳаргуна хизматрасонии иҷтимоӣ	O93092
942	Ҳонаводаи шахсӣ бо хизматгори кироҷор	P
943	Ҳонаводаи шахсӣ бо хизматгори кироҷор	P95000
944	Ҳонаводаи шахсӣ бо хизматгори кироҷор	P95000
945	Ташкилотҳо ва мақомоти масуниятӣ (байналхалқӣ)	Q
946	Ташкилотҳо ва мақомоти масуниятӣ (байналхалқӣ)	Q99000
947	Ташкилотҳо ва мақомоти хориҷӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ (масуниятӣ)	Q99000

**Замимаи №9 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи манбаҳои қарздиҳӣ”

Рамзҳо аз рӯи кадом манбаи қарздиҳӣ ба муштарӣ қарзҳо додашудааст, рамзгузорӣ карда мешаванд.

Номгӯи манбаҳои қарздиҳӣ	Рамз
Аз ҳисоби манбаҳои худӣ	01
Аз ҳисоби манбаҳои буҷетӣ	02
Аз ҳисоби манбаҳои БМТ	03
Аз ҳисоби манбаҳои ташкилотҳои байналмилалӣ	04

**Замимаи №10 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи омории №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

**Маълумотномаи “Рамзи шакли моликият”
Таснифи шакли моликият**

Номгӯи шакли моликият	Рамз	Номгӯи шакли моликият	Рамз
моликияти хусусӣ	110	моликияти республикавӣ	131
моликияти хусусии шаҳрвандон	111	моликияти ВМКБ	132
моликияти хусусии шахсони ҳуқуқи	112	моликияти Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ	133
моликияти хоҷагии қорӣ	113	моликияти мақомоти худидорақунӣ	134
моликияти деҳқони (фермери) ва шахси	114	шакли омехтаи моликият	140
моликияти коллективӣ	120	моликияти муштараки корхонаҳо, ташкилотҳо ва шаҳрвандон	141
моликияти коллективи корхона	121	моликияти давлатҳои дигар, аз онҳо шахсони ҳуқуқӣ	142
моликияти корхонаи иҷоравӣ	122	моликияти омехтаи ҚТ бе давлатҳои хориҷа	143
моликияти кооперативӣ	123	моликияти омехтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки давлатҳои хориҷа	144
моликияти ширкате шарикӣ	124	Моликияти хориҷӣ	2
моликияти ширкати саҳомӣ	125	моликияти давлатҳои хориҷӣ	21
моликияти иттиҳодияҳои тижоратӣ (ассотсиатсияҳои)	126	моликияти ташкилотҳои байналмиллалӣ	22
моликияти иттиҳодияи ҷамъияти	127	моликияти хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ	23
моликияти маҳаллӣ	128	моликияти шахсони ҳуқуқии хориҷӣ	231
моликияти ташкилотҳои динӣ	129	моликияти шахсони воқеии хориҷӣ	232
моликияти давлатӣ	130		

Замимаи №11 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи ҷинсият”

Номгӯй	Рамз
Зан	01
Мард	02

**Замимаи №12 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи «Навъи баҳши институтсионалӣ»

Навъи баҳши институтсионалии ва рамзҳои ба он таалуқ дошта мувофиқи нашри 6-уми Дастурамали ХБА “Оид ба тартиби таҳияи тавозуни пардохт ва мавқеи сармоягузориҳои байналмилалӣ” ва “Низоми ҳисобҳои миллӣ” (НХМ) мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ таҳия шудаанд.

Рамзҳоро ҳангоми ташкили баҳши институтсионалии қарзгир, барои муайян кардан ва дуруст ба ҳисоб гирифтани он бо мақсади назорати риояшавии шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода бурда мешаванд.

Номгӯи баҳши институтсионалӣ	Рамз	Номгӯи баҳши институтсионалӣ	Рамз
Корпоратсияҳо/ташкilotҳои ғайримолиявӣ	1	Ширкатҳои суғуртавӣ	23
Корпоратсияи давлатӣ	11	фондҳои автаномии нафақа	24
Корхона, иттиҳодияҳои давлатӣ	111	Корхонаҳо, ташкilotҳои инвеститсионӣ	25
Совхозҳо (хоҷагиҳои давлатӣ)	112	Корхонаҳои (ташкilotҳои), ки бо лизинги молиявӣ машқуланд	26
Корпоратсияҳои шахсӣ ва омехта	12	Идора, ташкilotҳои амонатӣ (депозитӣ)	27
Хоҷагидорӣ рафиқона	121	Дигар ташкilotҳо, идораҳои ёрирасони молиявӣ (брокёри ва дигарҳо)	28
Рафиқонаи пурра	1211	Ташкilotҳои ғайритиҷоратӣ	3
ширкат бо масъулияти иловагӣ	1214	Идораҳои давлатӣ	31
ҷамъиятҳои саҳомӣ, ширкатҳои пӯшида	1215	Иттиҳодияи (ташкilotҳои) ҷамъиятӣ ва фондҳо	32
ҷамъияти саҳмиякорӣ, ширкати намуди кушода-озод	1216	Муассисаҳои иттиҳодияҳои (ташкilotҳои) ҷамъиятӣ	33
биржаи молӣ	122	Иттифоқҳо, иттиҳодияҳои (ташкilotҳои) ҷамъиятӣ	34
Корхонаи коллективӣ, кооперативӣ	123	ҷамъияти матлубот	35
Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)	124	Иттифоқҳои ҷамъиятҳои матлубот ва ассотсиатсияҳои кооперативҳо	36

Колхозҳо	125	Муассисаҳои кооператсияи матлубот	37
Корхонаҳо, ташкилотҳои динӣ	126	Муассисаҳои системаи суғурта	38
Корхонаҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ	127	Ташкилотҳои ҳуқуқӣ ва судӣ	39
Корхонаҳои кооператсияи матлубот	128	Ташкилотҳо ва ҷамъиятҳои динӣ	310
Корхонаҳои муштарак (бо иштироки шахси юридикӣ ва воқеии хориҷӣ)	129	Идораҳои намояндагии хориҷӣ	311
Корхонаҳо (ташкилотҳо), ки фирмаҳои (ширкатҳои) хориҷӣ назарат менамоянд	1210	Дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	312
Корпоратсияҳо/ ташкилотҳои молиявӣ	2	Ҳоҷагиҳои ҷудогона	4
Банки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон	21	Ҷаъолияти меҳнати Ҳудогона (ҷаъолияти соҳибкорӣ бе ҷалб намудани меҳнатӣ мардикор)	41
Банкҳои тиҷоратӣ	22	Ҳоҷагии ёрирасони шахсии шаҳрвандон	42

**Замимаи №13 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

**Маълумотномаи “Воридотивазкунанда
ва ҳавасмандгардонии содирот”**

Мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 №503 “Дар бораи барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020”.

Рамз	"Воридотивазкунанда"	Рамз	"Ҳавасмандгардонии содирот"
11	Маҳсулоти нафтӣ	21	Алюминии аввалия
12	Гандум	22	Маъданҳои тоза кардашуда
13	Гази моеъ	23	Матоеъ ва маҳсулоти бофандагӣ
14	Гилхок	24	Нахи пахта
15	Орд	25	Нерӯи барқ
16	Равғани растанӣ	26	Хушкмева
17	Шакар	27	Калобаи пахтагин
18	Семент (портланд)	28	Пиёз
19	Матоеъ ва маҳсулоти бофандагӣ	29	Чармваашёихомичармӣ (азҷумлапӯствамуина)
110	Гӯшт ва маҳсулоти гӯшти	210	Мева
111	Ҷавохирот	211	Ангур
112	Маҳсулоти ширӣ	212	Матоеъҳои пахтагин
113	Маҳсулоти ҷӯроббофӣ	213	Пилла
114	Маҳсулотиқолинбофӣварӯйпӯ шӯидигарирӯифаршӣ	214	Маҳсулоти бофандагӣ
115	Пойафзол, кулоҳӣ (ҳамагӣ), азонҷумлачармин (бароикӯдаконвакалонсолон)	215	Абрешими хом
116	Маҳсулот аз алюминий	216	Шарбати меваю сабзавот
117	Тухм	217	Семент
118	Чарм ва ашёи хоми чармӣ	218	Маҳсулотиқолинбофӣварӯйпӯ шӯидигарирӯифаршӣ
119	Маҳсулоти бофандагӣ	219	Маҳсулоти ҷӯроббофӣ
120	Нафт	220	Асал

**Замимаи №14 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

“Таснифгари асъор”

Рамзҳои асъор дар асоси стандарти байналмилалӣ ИСО 4217-94 “Рамзҳо барои пешниҳоди асъор ва фондҳо”, ки Ташкилоти байналмилалӣ стандартизатсия таҳия кардааст, пешниҳод шудаанд

Объекти таснифи рамзҳо пулҳои миллӣ, воҳиди пулии кишварҳои ҷаҳон ва ҳудудҳо, кишварҳои мустақил ё дигар ҳудудҳои дорони махсусиятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ мебошанд.

Номи мухтасари кишвар ва ҳудудҳо	Номи асъор	Рамзи асъор бо ҳарф	Рамзи кишвар бо рақам
1	2	3	4
Австралия	Доллари Австралия	AUD	036
Австрия	Евро	EUR	978
Албания	Лек	ALL	008
Алҷазоир	Динори Алҷазоир	DZD	012
Самоаи Амрико	Доллари ИМА	USD	016
Англия	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	660
Ангола	Кванзаи нав	AON	024
Андорра	Песетаи Андорра	ADP	020
Антигуа ва Барбуда	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	028
Арманистон	Драми арманӣ	AMD	051
Озарбойҷон	Манати Озарбойҷон	AZM	944
Аргентина	Песои Аргентина	ARS	032
Аруба	Гулдени Аруба	AWG	533
Афғонистон	Афғонӣ	AFA	004
Ҷазираҳои Багам	Доллари Багам	BSD	044
Бангладеш	Така	BDT	050
Барбадос	Доллари Барбадос	BBD	052
Баҳрайн	Динори Баҳрайн	BHD	048
Белорус	Рубли Беларус	BYB	112
Белиз	Доллари Белиз	BZD	084
Белгия	Евро	EUR	978

Бенин	Франки КФА ВСЕАО	XOF	592
Ўазираҳои Бермуд	Доллари Бермуд	BMD	060
Булғория	Лев	BGL	100
Боливия	Боливиано	BOB	068
Ботсвана	Пула	BWP	072
Бразилия	Крузейро реал	RR	076
Худудҳои Британияи Кабирдар Уқёнузи Ҳинд	Доллари ИМА	USD	086
Бруней Даруссалом	Доллари Бруней	BND	096
Буве, ҷазира	Кронаи Норвегия	NOK	074
Буркина-Фасо	Франки КФА ВСЕАО	XOF	854
Бурунди	Франки Бурунди	BIF	108
Бутан	Рупияи Ҳиндустон	INR	356
	Нгултрум	BTN	064
Вануату	Вату	VUV	548
Ватикан, шаҳр- давлат	Лираи Италия	ITL	336
Маҷористон	Форинт	HUF	348
Венесуэла	Боливар	VEB	862
Ўазираҳои Вирҷин (Британия)	Доллари ИМА	USD	826
Ўазираҳои Вирҷин(ИМА)	Доллари ИМА	USD	850
Тимори Шарқӣ	Эскудои Тимор	TPE	626
	Рупия	IDR	360
Ветнам	Донг	VHD	704
Габон	Франки КФА ВЕАС	XAF	266
Гаити	Гурд	HTG	332
Гайана	Доллари Гайана	GYD	328
Гамбия	Даласи	GMD	270
Гана	Седи	GHC	288
Гваделупа	Франки Фаронса	FRF	312
Гватемала	Кетсал	GTQ	320
Гвинея	Франки Гвинея	GNF	324
Гвинея-Бисау	Песои Гвинея-Бисау	GWP	624
Олмон	Евро	EUR	978
Гибралтар	Фунти Гибралтар	GIP	292
Гондурас	Лемпира	HNL	340
Гонконг	Доллари Гонконг	HKD	344

Гренада	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	308
Гренландия	Кронаи Дания	DKK	304
Юнон	Евро	EUR	978
Гурҷистон	Купони Гурҷистон	GEK	268
Гуам	Доллари ИМА	USD	316
Дания	Кронаи Дания	DKK	208
Љибути	Франки Љибути	DJF	262
Доминика	Доллари Кариби	XCD	212
Љумҳурии Доминикан	Песои Доминикан	DOP	214
Иттиҳоди Аврупо	Евро (воҳиди пули Аврупо)	EUR	978
Миср	Фунти Миср	EGP	818
Зоир	Зоири нав	ZRN	180
Замбия	Квача (-и Замбия)	ZMK	894
Саҳрои Кабири Ғарбӣ	Дирҳами Марокаш	MAD	732
Зимбабве	Доллари Зимбабве	ZWD	716
Исроил	Шекел	ILS	376
Ҳиндустон	Рупияи Ҳиндустон	INR	356
Индонезия	Рупия	IDR	360
Урдун	Доллари Урдун	JOD	400
Ироқ	Динори Ироқ	IQD	368
Эрон (Љумҳурии Исломи)	Риёли Эрон	IRR	364
Ирландия	Евро	EUR	978
Исландия	Кронаи Исландия	ISK	352
Испания	Евро	EUR	978
Италия	Евро	EUR	978
Яман	Риёли Яман	YER	887
Кабо-Верде	Эскудои Кабо-Верде	CVE	132
Қазоқистон	Тенге (Қазоқистон)	KZT	398
Љазираҳои Кайман	Доллари Ҷазираҳои Кайман	KYD	136

Камерун	Франки КФА ВЕАС	XAF	120
Камбоџа	Риел	KHR	116
Канада	Доллари Канада	CAD	124
Қатар	Риёли Қатар	QAR	634
Кения	Шиллинги Кения	KES	404
Кипр	Евро	EUR	978
Қирғизистон	Сом (Қирғизистон)	KGS	417
Кирибати	Доллари Австралия	AUD	296
Хитой	Юани Хитой	CNY	156
Ҷазираҳои Кокос (Килинг)	Доллари Австралия	AUD	166
Колумбия	Песои Колумбия	COP	170
Ҷазираҳои Комор	ФранкиҶазираҳои Комор	KMF	174
Конго	Франки КФА ВЕАС	XAF	178
Ҷумҳурии Демократ ии Халқии Корея	Вонаи Кореяи Шимолӣ	KPW	408
Ҷумҳурии Корея	Вона	KRW	410
Коста-Рика	Колони Коста-Рика	CRC	188
Кот д'Ивуар	Франки КФА ВСЕАО	XOF	384
Куба	Песои Куба	CUP	192
Кувайт	Динори Кувайт	KWD	414
Ҷумҳурии Халқии, Демократии Лаос	Кип	LAK	418
Латвия	Евро	EUR	978
Лесото	Рэнд	ZAR	426
	Лоти	LSL	426
Либерия	Доллари Либерия	LRD	430
Лубнон	Фунти Лубнон	LBP	422
Ҷамоҳирии Арабии Либия	Динори Либия	LYD	434

Литва	Евро	EUR	978
Лихтенштейн	Франки Швейцария	CHF	438
Люксембург	Евро	EUR	978
Маврикий	Рупияи Маврикий	MUR	480
Мавритания	Угия	MRO	478
Мадагаскар	Франки Малагаси	MGF	450
Макао	Патака	MOP	446
Македония	Денар	MKD	807
Малави	Квача (Малави)	MWK	454
Малайзия	Рингити Малайзия	MYR	458
Мали	Франки КФА ВСЕАО	XOF	466
Малдив	Руфия	MVR	462
Малта	Евро	EUR	978
Ҷазираҳои хурди дурдасти ИМА дар Уқёнуси Ором	Доллари ИМА	USD	581
Марокаш	Дирҳами Марокаш	MAD	504
Мартиника	Франки Фаронса	FRF	474
Ҷазираҳои Маршалл	Доллари ИМА	USD	584
Хазинаи Байналмилалии асъор	СДР (ҳуқуқи махсуси қарзгирӣ)	SDR	960
Мексика	Песони нави Мексика	MXN	484
Микронезия	Доллари ИМА	USD	583
Мозамбик	Метикал	MZM	508
Молдова	Лейи Молдова	MDL	498
Монако	Франки Фаронса	FRF	492
Муғулистон	Тутрик	MNT	496
Монтсеррат	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	500
Мянма (Бирма)	Кят	MMK	104

Намибия	Рэнд	ZAR	710
	Доллари Намибия	NAD	516
Науру	Доллари Австралия	AUD	520
Минтақаи бетераф (байни Арабистони Саудӣ ва Ироқ)	Риёли Саудӣ	SAR	682
	Днори Кувайт	KWD	414
	Динори Ироқ	IQD	368
Непал	Рупияи Непал	NPR	524
Нигер	Франки КФА ВСЕАО	XOF	562
Нигерия	Найра	NGN	566
Ҷазираҳои АнтилиНидерланди я	Гулдени АнтилиНидерландия	ANG	530
Нидерландия(Голла ндия)	Евро	EUR	978
Никарагуа	Золотая кордоба	NIO	558
Ниуэ	Доллари Зеландияи Нав	NZD	570
Зеландияи Нав	Доллари Зеландияи Нав	NZD	554
Каледонияи Нав	Франки КФП	XPF	540
Норвегия	Кронаи Норвегия	NOK	578
Ҷазираи Норфолк	Доллари Австралия	AUD	574
Амороти Муттаҳидаи (Араб(АМА)	Дирхам (АМА)	AED	784
Уммон	Риёли Уммон	OMR	512
Ҷазираҳои Кук	Доллари Зеландияи Нав	NZD	184
Ҷазираи Мавлуд	Доллари Австралия	AUD	162
Ҷазираи ЕлениМуқаддас	Фунти ҷазираи Елени Муқаддас	SHP	654
Покистон	Рупияи Покистон	PKR	586
Палау	Доллари ИМА	USD	585

Панама	Балбоа	PAB	591
	Доллари ИМА	USD	840
Папуа-Гвинеяи Нав	Кина	PGK	598
Парагвай	Гарани	PYG	600
Перу	Соли нав	PEN	604
Ҷазираи Питкэрн	Доллари Зеландияи Нав	NZD	612
Лаҳистон	Злотий	PLZ	616
Португалия	Евро	EUR	978
Пуэрто-Рико	Пуэрто-Рико	USD	630
Реюнон	Франки Фаронса	FRF	638
Федератсияи Русия	Рубли русӣ	RUB	643
Руанда	Франки Руанда	RWF	646
Руминия	Лей	ROL	642
Салвадор	Колони Салвадор	SVC	222
Самоа	Тала	WST	882
Сан-Марино	Лираи Италия	ITL	674
Сан-Томе ва Принсипи	Добра	STD	678
Арабистони Саудӣ	Риёли Саудӣ	SAR	682
Свазиленд	Лилангени	SZL	748
Ҷазираҳои Свалбард ва Ян Майен	(Шпитсберген) кронаи Норвегия	NOK	578
Ҷазираҳои шимолии Мариан	Доллари ИМА	USD	580
Ҷазираҳои Сейшел	Рупияи Сейшел	SCR	690
Сенегал	Франки КФА ВСЕАО	XOF	686
Сен-Пер ва Микелон	Франки Фаронса	FRF	666
Сент-Винсент ва Гренадинс	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	670
Сент-Китс ва Невис	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	659

Сент-Люсия	Доллари Кариби Шарқӣ	XCD	662
Сингапур	Доллари Сингапур	SGD	702
Ҷумҳурии Арабии Сурия	Фунти Сурия	SYP	760
Словакия	Евро	EUR	978
Словения	Евро	EUR	978
Шоҳигарии Муттаҳида- (Британияи Кабир)	Фунт стерлинг	GBP	826
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА)	Доллари ИМА	USD	840
Ҷазираҳои Соломон	Доллари Ҷазираҳои Соломон	SBD	090
Сомали	Шиллинги Сомали	SOS	706
Судон	Динори Судон	SDD	736
Суринам	Гулдени Суринам	SRG	740
Серра-Леоне	Леоне	SLL	694
Тоҷикистон	Сомонӣ	TJS	972
Тайван, музофоти Хитой	Доллари нави Тайван	TWD	158
Таиланд	Бат	THB	764
Ҷумҳурии Муттаҳидаи шиллинги Танзания	Шиллинги Танзания	TZS	834
Ҷазираҳои Теркс, ва Кайкос	Доллари ИМА	USD	796
Того	Франки КФА ВСЕАО	XOF	768
Токелау	Доллари Зеландияи Нав	NZD	772
Тонга	Паанга	TOP	776
Тринидад ва Тобаго	Доллари Тринидад ва Тобаго	TTD	780
Тувалу	Доллари Австралия	AUD	798
Тунис	Динори Тунис	TND	788
Туркманистон	Манат	TMM	795

Туркия	Лираи Туркия	TRL	792
Уганда	Шиллинги Уганда	UGS	800
Украина	Карбованетс (-и Украина)	UAK	804
Ҷазираҳои Уоллис, ва Футуна	Франки КФП	XPF	876
Уругвай	Песои Уругвай	UYP	858
Ўзбекистон	Сўми Ўзбекистон	UZS	860
Ҷазираҳои Фарер	Кронаи Дания	DKK	234
Фичи	Доллари Фичи	FJD	242
Филиппин	Песои Филиппин	PHP	608
Финландия	Евро	EUR	978
Ҷазираҳои Фолкленд (Малвин)	Фунтиҷазираҳои Фолкленд	FKP	238
Фаронса	Евро	EUR	978
Гвианаи Фаронса	Франки Фаронса	FRF	250
Полинезияи Фаронса	Франки КФП	XPF	258
Худудҳои Ҷанубии Фаронса	Франки Фаронса	FRF	260
Ҷазираҳои Ҳерд ва Макдоналд	Доллари Австралия	AUD	334
Хорватия	Куна	HRK	191
	Динори Ховатия	HRD	191
Ҷумҳурии Африқои Марказӣ	Франки КФА ВЕАС	XAF	140
Чад	Франки КФА ВЕАС	XAF	148
Ҷумҳурии Чехия	Кронаи Чехия	CZK	203
Чили	Песои Чили	CLP	152
Швейтсария	Франки Швейтсария	CHF	756
Шветсия	Кронаи Шветсия	SEK	752
Шри-Ланка	Рупияи Шри-Ланка	LKR	144
Эквадор	Сукре	ECS	218

Гвинеяи Экваториалӣ	Франки КФА ВЕАС	XAF	226
Эстония	Евро	EUR	978
Ҳабашистон	Бири Ҳабашистон	ETB	231
Югославия	Динори Югославия	YUN	891
Африқои Ҷанубӣ	Рэнд	ZAR	710
	Франки КФА ВЕАС	XAF	950
Ямайка	Доллари Ямайка	JMD	388
Япония	Йена	JPY	392

**Замимаи №15 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи омории №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи пардохтпулиҳо”

Рамзҳо вобаста ба намуди пардохти қарз барои муайян кардан ва дуруст ба ҳисоб гирифтани бо мақсади назорати риояшавии шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода бурда мешаванд.

Номгуи пардохт	Рамз
Бо қисмҳои баробар	01
Якбора	02
Бо аннуитет	03
Дигар	04

**Замимаи №16 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи объект”

Рамзҳо вобаста ба намуди объекти гарав истифода бурда мешаванд.

Номгуи объект	Рамз
Бетаъминнок	01
Амволи ғайриманқул	02
Нақд (амонатҳои басташуда)	03
Автомобил	04
Қоғазҳои қиматнок	05
Кафолат аз ҷониби шахси сеюм	06
Дигар	07

Замимаи №17 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи «Рамзи кафолат»

Номгӯ	Рамз
Қарз таҳти кафолати давлатӣ	01
Қарз бе кафолати давлатӣ	02

**Замимаи №18 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

Маълумотномаи “Рамзи амалиёт”

1. Рамзҳо аз рӯи навъи амалиёти баамаломата гузошта шудаанд.
2. Рамзҳо ҳангоми таҳия намудани ҳисоботҳои оморӣ амалиёти ташкилотҳои қарзӣ оиди қарз бо мақсади назорати риояшавии шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода мешаванд.
3. Қисматҳои амалиёт мутобиқи навъи шартнома:
 - Фасли 02 Маълумот дар бораи амалиётҳои қарзӣ;
 - Фасли 03 Маълумот дар бораи ҷадвали пардохти маблағи асосии қарз ва фоизи он;
 - Фасли 04 Маълумот дар бораи андозаи ҳисобшуда ва пардохтшудаи қарзҳо;
4. Усули ҳисоб аз руи амалиёти фасли 2:
 - + афзоиши тавозун;
 - 0 набудани муҳосиба аз руи тавозун;
 - камшавии тавозун.

Рамзи амалиёт	Навъи амалиёт	Фасли	Тавозуни маблағи асосӣ	Тавозуни фоизҳо
	Қарзи пешниҳодшуда	2	+	0
Пардохти ҳисобшуда аз рӯи ҷадвал				
05	маблағи асосӣ	2	-	0
06	фоизҳо	2	0	-
Пардохти воқеӣ				
07	маблағи асосӣ - дар шакли пулӣ	2	-	0
08	маблағи асосӣ – мол, таҷҳизот ва ғайраҳо	2	-	0
09	фоизҳо - дар шакли пулӣ	2	0	-
10	фоизҳо – мол, таҷҳизот ва ғайраҳо	2	0	-
<i>аз он ҷумла:</i>				
071	Пешпардохт – маблағи асосӣ	2	-	0

091	Пешпардохт – фоизҳо	2	-	0
072	Пардохт аз ҳисоби уҳдадорихои қаблӣ – маблағи асосӣ – дар шакли пулӣ	2	-	0
081	Пардохт аз ҳисоби уҳдадорихои қаблӣ – маблағи асосӣ – дар шакли мол, таҷҳизот ва ғайраҳо	2	-	0
092	Пардохт аз ҳисоби уҳдадорихои қаблӣ – фоизҳо – дар шакли пулӣ	2	0	-
101	Пардохт аз ҳисоби уҳдадорихои қаблӣ – фоизҳо – дар шакли мол, таҷҳизот ва ғайраҳо	2	0	-
073	Пардохт аз ҳисоби ҷарима – маблағи асосӣ	2	-	0
093	Пардохт аз ҳисоби ҷарима – фоизҳо	2	0	-
аз ҷумла:				
0731	аз ҳисоби пешпардохт – маблағи асосӣ	2	-	0
0931	аз ҳисоби пешпардохт - фоизҳо	2	0	-
0732	аз ҳисоби пардохти уҳдадорихои қаблӣ – маблағи асосӣ	2	-	0
0932	аз ҳисоби пардохти уҳдадорихои қаблӣ- фоизҳо	2	0	-
Тамдиди пардохт				
011	маблағи асосӣ	2	0	0
012	фоизҳо	2	0	0
Маблағи аз нав ба расмият даромада				
013	маблағи асосӣ	2	0	0
014	фоизҳо	2	0	0
Интиқоли маблағ				
015	маблағи асосӣ (ҳангоми аз дигар ташкилот ворид шудан (+), хориҷшави аз ташкилот (-))	2	-/+	0
016	фоизҳо (ҳангоми аз дигар ташкилот ворид шудан (+), хориҷшави аз ташкилот (-))	2	0	-/+

5. Усули ҳисоб аз руи амалиёти фасли 3:

Рамзи амалиёт	Навъи амалиёт	Маблағи амалиёт	Санаи амалиёт
01	маблағи асосӣ		
02	фоизҳо		

6. Ҳисоб аз руи амалиёти фасли 4:

Меъёри фоизи андоз	Маблағи андози ҳисобшуда	Санаи амалиёт

**Замимаи №19 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли
ҳисоботи оморӣ №1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”**

1. Маълумоти умумӣ дар бораи имзои электронии рақамӣ (ИЭР)

Имзои электронӣ (ИЭ)-иттилооте, ки барои аз сохтакорӣ ҳифз намудани ҳуҷҷатҳои электронӣ, муайян кардани шахсе, ки ҳуҷҷатро имзо кардааст, ё барои ҳифзи ҳуҷҷат аз дигаргунсозӣ ва азназаргузаронии шахси сеюм пешбинӣ шудааст.

Ҳуҷҷати электронӣ-ҳуҷҷате, ки дар он иттилоот дар шакли электронии рақамӣ пешниҳод гардидааст;

Имзои электронии рақамӣ-мушаххасоти (реквизити) ҳуҷҷати электронӣ, ки барои аз сохтакорӣ ҳифз намудани ҳуҷҷати электронӣ пешбинӣ шуда, дар натиҷаи дигаргунсозии криптографии иттилоот бо истифодаи калиди пӯшидаи имзои электронии рақамӣ ба даст омадааст ва имконият медиҳад, ки имзои соҳиби сертификати калиди имзо ҳаммонанд карда шуда, инчунин мавҷуд набудани иттилооти таҳрифшуда дар ҳуҷҷати электронӣ муайян гардад, ки он:

- тасдиқ мекунад, ки маълумоти имзошуда ба шахси имзогузошта тааллуқ дорад;

- ба худи ин шахс барои даст кашидан аз уҳдадорӣ марбут ба маълумоти имзошуда имкон намедиҳад;

- яқлухтии ҳуҷҷати электронии имзошударо кафолат медиҳад;

Тасдиқномаи воситаҳои имзои электронии рақамӣ-ҳуҷҷат дар ҳомили коғазӣ, ки мувофиқи қоидаҳои сертификатсия ҷиҳати ба талаботи муқарраргардида мутобиқ будани воситаҳои имзои электронии рақамӣ дода шудааст;

Калиди пӯшидаи имзои электронии рақамӣ-пайдарҳамии аломатҳо (рамзҳо), ки ба соҳиби сертификати калиди имзо маълум аст;

Калиди кушодаи имзои электронии рақамӣ-пайдарҳамии рамзҳои имзои электронии рақамӣ, ки ба ҳар истифодабаранда дастрас аст ва барои тасдиқ кардани аслияти имзои электронии рақамӣ дар ҳуҷҷати электронӣ таъин гардидааст;

Шахси имзокунанда-шахси воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дорои ҳуқуқи имзои электронии рақамӣ мебошад, инчунин ҳуқуқ дорад онро дар ҳуҷҷати электронӣ истифода барад;

Маълумоти электронӣ-пешниҳоди электронии ҳама гуна иттилооте, ки мошинаи электронии ҳисоббарор қабул мекунад.

2. Маълумоти умумӣ дар бораи низоми Равзанаи ягона (РЯ)

Портали «Равзанаи ягона» (минбаъд-низоми иттилоотии РЯ)–низоми иттилоотиест, ки соҳиби он БМТ мебошад. БМТ “Равзанаи ягона”-ро ҳамчун як василаи алоқа барои ҳамкорӣ бо воҳидҳои хоҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Муштариён) истифода мебаранд. Низоми мазкур барои пешниҳод, коркард, қабул ва аудити ҳисоботҳои оморӣ дар шакли ҳуҷҷатҳои электроние, ки дар речаи вақти воқеӣ (он-лайн) ё речаи (офф-лайн) бо ИЭР тасдиқ шудаанд, пешбинӣ шудааст. Низоми Равзанаи ягона ду иштирокчӣ дорад: намояндагони воҳидҳои хоҷагидорӣ, ки аз тарафи БМТ ваколатдор шудаанд ва намояндагони ваколатдоркардаи Муштарӣ мебошанд.

2.1. Маълумоти умумӣ оид ба ИЭР дар низоми иттилоотии РЯ

Асоси ин вариантро алгоритми асимметрии криптография ташкил медиҳад. Асимметрияи нақши фиристанда ва гиранда дар ИЭР ду калиди ҳампайвасти электрониро талаб мекунад: калиди пӯшида (калиди имзо) ва кушода (калиди тафтиши имзо) мебошад.

Низоми ИЭР ду расмиёт дорад:

- 1) расмиёти имзо;
- 2) расмиёти тафтиши имзо;

Дар расмиёти гузоштани имзо калиди пӯшидаи фиристандаи маълумот дар расмиёти тафтиши имзо бошад, калиди кушодаи фиристанда истифода бурда мешавад.

Ҳар гуна маълумоте, ки барои имзо пешниҳод мешавад, ҳэш-маблағи ягонро ташкил медиҳад, яъне ҳамаи қимати сутунҳои ҳуҷҷати электронӣ соҳиби он мегарданд. Ҳэш-функсияи низоми иттилоотии РЯ ҳар гуна тағйиру дигаргунии маълумоти имзошударо зуд ҳис мекунад. Ин маънои онро дорад, ки низом баъд аз амалиёти ИЭР ба ҳар гуна кӯшиши тағйирдиҳии маълумот зуд воқуниш нишон дода, дар бораи вайрон карда шудани яклухтии маълумоти пешниҳодшуда хабар медиҳад.

Дар сурати иҷозат додани ислоҳи маълумоти имзошуда, низоми иттилоотии РЯ нусхаи версияи аввалаи ҳисоботро барои дохил намудани ислоҳот тартиб медиҳад. Ворид кардани ислоҳот ба версияи аслии аввалаи ҳисобот банд карда мешавад.

Агар ислоҳот маълумотро тағйир надиханд (яъне ҷустуҷӯ ё иштибоҳ, набудани маълумот, кӯшиши чанд бор ворид намудани маълумот, баргашт ба варианти аввала), он гоҳ ҳэш-маблағ ба варианти аввала мувофиқ меояд, вале вақти сохтани имзои электронӣ дар он фарқ мекунад.

Агар варианти тағйирёфта, такрори маълумоти пештар додашуда набошад (яъне ба маълумот тағйирот ворид шуда бошад), он гоҳ ҳеш–рамзи нав ташкил карда мешавад, ки аз варианти аввала тамоман фарқ дорад.

2.2. Зернизомии идорасозии калидҳои электронӣ

Низомии иттилоотии РЯ бо модули барномавӣ таъмин карда шудааст, ки вазифаи он идорасозии калидҳои электронии имзо ва ҳифзи криптографӣ мебошад. Вазифаҳои зернизомии идорасозии калидҳои электронӣ инҳоянд:

- сохтан, озмудан, ҳисобгирӣ ва тақсим кардани калидҳои электронӣ;
- назорати нигоҳдорӣ ва нобуд кардани калидҳои электронӣ;
- назорати ба кор даровардан ва иваз намудани калидҳои электронӣ;
- пешбурди пойгоҳи маълумоти калидҳои электронӣ;
- назорати ба кор даровардан ва иваз намудани калидҳои электронии имзои рақамӣ

3.Тартиби таъмини дастрасии техникий Муштариён ба низомии иттилоотии РЯ

3.1. Воҳидҳои хоҷагидорӣ (Муштариён) уҳдадоранд вобаста ба намуди ҳисоботи пешниҳодшаванда ва рамзи мушаххаси бонкии додашуда (РМБ) марҳилаҳои фаъолияти худро дар воҳидҳои дахлдори БМТ ба қайд гиранд.

Муштариёнро шахси ваколатдори воҳиди дахлдори БМТ ба қайд мегирад. Расмиёти мазкур барои пешбурди расмии пойгоҳи ягонаи Муштариён имкон медиҳад.

3.2. Барои ҳар Муштарӣ ду калиди электронии рақамии ягонаи имзои ҳуҷҷатҳои электронӣ сохта ва дода мешавад. Инҳо ду калиди ба ҳамдигар мувофиқи пӯшида ва кушода мебошанд. Ба ҳар муштарӣ як калиди кушода дода мешавад.

3.3.Иҷозати бақайдгирии истифодабарандагони ваколатдор дар низомии иттилоотии РЯ бояд дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда (шаҳодатномаи шахсӣ, ваколатномаҳо ва ҳуҷҷатҳои таъсисӣ) сурат гирад. Ҳамаи калидҳои электронӣ ва сертификатҳо дар воҳиди ваколатдоршудаи БМТ тибқи тартиби техникий мубодилаи маълумот байни портал ва БМТ сохта ба қайд гирифта мешаванд.

Тартиби техникий

Аз сервери БМТ маълумоти зерин гирифта мешавад:

- тасдиқномаи калиди кушодаи ИЭР;
- рӯйхати сертификатҳои бозхондшуда;

Маълумоти номбаршуда аз даст ба низомии иттилоотии РЯ ворид карда мешавад;

Рӯйхати сертификатҳои бозхондшуда давра ба давра нав карда мешавад (ҳар ҳафта ё дар ҳолатҳои зарурӣ).

3.4. БМТ барои дастрасии Муштарӣ ба низоми иттилоотии РЯ иҷозат ва ҳуқуқи идоракунии онро медиҳад. Муштарӣ бояд маъмури низоми иттилоотии РЯ-ро таъин кунад. Маъмур дар навбати худ ваколатҳоро баъни кормандони ташкилоти худ тақсим мекунад.

3.5. Ба намоёндаи ваколатдори Муштарӣ калиди пӯшидаи электронии ИЭР дар ҳомили муайяни иттилоотии «Е-TOKEN» дода мешавад. Тартиби умумии додани калидҳои электронӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ оварда шудааст.

3.6. Муштарӣ уҳдадор аст, мустақилона таъминоти барномавӣ, дастгирии барномаи хизматрасонии техниро нав ва дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ-ро мутобиқи талаботи БМТ таъмин намояд.

3.7. Муштарӣ уҳдадор аст, вақти муназзами дастгоҳҳои (сахтафзорҳои) худро, ки дар онҳо таъминоти барномаҳо (ТБ) барои дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ амал мекунад, ба вақти ҷорӣ шаҳри Душанбе бо дақиқии то 5 дақиқа мувофиқ кунад, дар ин ҳолат вақти ҷорӣ соати дастгоҳҳои БМТ вақти асосӣ ба ҳисоб меравад.

3.8. Барои таҳия ва санҷиши ИЭР-и ҳуҷҷати электронӣ таъминоти барномавӣ, ки нусхаи эталонии он дар БМТ маҳфуз аст, истифода мешавад. Дар сурати ба миён омадани баҳсу ихтилоф.

3.9. Муштарӣ уҳдадор аст, мустақилона ва аз ҳисоби худ чунин барномаву дастгоҳҳоро таъмин намояд:

- компютери шахсии ба талаботи муосир ҷавобгӯ;
- браузерҳои Opera на пастр аз версияи 9, Mozilla-Firefox на пастр аз версияи 9;
- мавҷудияти протоколи TCP/IP, порти кушода 443;
- шабакаи алоқа бо манбаъҳои БМТ, ки суръати интиқоли маълумот дар он на камтар аз 256 кбит/сония (қабул ва фиристандан) мебошад

4. Банд кардани дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ Муштарӣ

4.1. БМТ ҳуқуқ дорад дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ –ро дар ин ҳолатҳо банд намояд:

- гузаронидани корҳои танзимӣ;
- иҷро нагардидани (ба таври матлуб иҷро нагардидани) уҳдадорӣҳои Муштарӣ;
- фаъл набудан дар муддати 6 моҳ;

4.2. БМТ дастрасии Муштариро дар ҳолатҳои зер ҳатман банд мекунад:

- барҳамхӯрии шахси ҳуқуқӣ;
- гирифтани огоҳинома дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) калиди электрони ИЭР;
- гирифтани аризаи хаттӣ барои бекор кардани логинҳои дастрасии Муштарӣ;
- тамои шудани муҳлати калиди электрони ИЭР.

4.3. Ҳангоми пеш аз муҳлат қатъ шудани ваколатҳои намоiendaи ваколатдори худ, ки ба номи вай ИЭР сабт шудааст, Муштарӣ уҳдадор аст дар шакли хаттӣ ба воҳиди дахлдори БМТ дар бораи бозхонди ваколатнома хабар диҳад, инчунин дар бораи барҳам додани калиди электрони ИЭР ариза пешниҳод намояд. Дар ин ҳолат шахси ваколатдори БМТ сертификатро бозхонд менамояд.

4.4. Дар сурати гузаронидани корҳои танзимӣ дар низоми иттилоотии РЯ, БМТ уҳдадор аст, Муштариро на кам аз 3 рӯз пештар дар бораи танаффуси техникийи нақшавии кори низоми иттилоотии РЯ ва муҳлати он тариқи низоми иттилоотии РЯ ё бо роҳи ҷойгир намудани маълумот дар сомонаи БМТ дар шабакаи Интернет огоҳ кунад. Дар низоми иттилоотии РЯ мавҷудияти сервери эҳтиётӣ пешбинӣ карда мешавад.

5. Тартиби иваз намудани калидҳои электрони ИЭР

5.1. Муҳлати амали калидҳои электрони ИЭР 12 моҳро ташкил медиҳад.

5.2. Муҳлати анҷоми кори ИЭР на кам аз 5 рӯзи корӣ пештар аз санаи анҷом ёфтани муҳлати амали он ба воситаи портал хабар дода мешавад.

5.3. Муштарӣ ҳуқуқ дорад ҳар вақт масъалаи иваз кардани мушаххасоти (атрибутиҳои) ИЭР-ро то анҷом ёфтани муҳлати амали онҳо ба миён гузошта, ба воҳиди дахлдори БМТ дар ин бора аризаи хаттӣ пешниҳод кунад. Аз ҷумла, муштарӣ ҳуқуқ дорад бекор кардани логини пештараи дастрасӣ ба низом, огоҳинома дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронӣ, дар бораи ҳуҷҷатҳои нави тасдиқкунандаи шахсияти шахси ваколатдор, ваколатнома бо муҳлати нав, бақайдгирии номи истифодабарандаи нав дар низоми ИЭР, санади супурди калидҳои электрони ИЭР ба шахси дигари ваколатдорро талаб намояд.

5.4. Нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электрони пӯшидаи ИЭР – ин бовар накардани он, ки калидҳои электрони пӯшидаи истифодашавандаи ИЭР ба шахсони бегона дастнорасанд. Нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электрони ИЭР инҳо мебошанд:

- гум кардани ҳомили калиди электронӣ;
- гум кардани ҳомили калиди электронӣ ва баъдан пайдо кардани он;

- аз кор озод кардани кормандоне, ки ба иттилооти асосӣ дастрасӣ доранд;
- гум кардани калидҳои электроники сейф, вақте ки дар он ҳомилони иттилооти асосӣ мавҷуд мебошанд;
- дастрасии муваққатии шахсони бегона ба иттилооти асосӣ;
- дигар ҳолатҳое, ки бевосита ё бавосита аз имконияти дастрасии беиҷозати шахсони беваколат ба калидҳои пӯшидаи ИЭР гувоҳӣ медиҳанд.

5.5. Дар ҳолати нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электроники пӯшидаи ИЭР, Муштарӣ уҳдадор аст:

- фавран ба воҳиди дахлдори БМТ огоҳинома фиристода, дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электроники ИЭР хабар диҳад;
- корро дар низоми иттилооти РЯ қатъ намояд;
- калидҳои электроники аз боварӣ баромадаи ИЭР-ро иваз намояд.

6. Тартиби мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ дар низоми иттилооти РЯ

6.1. Мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ байни БМТ ва Муштарӣ тариқи каналҳои шабакаи Интернет сурат мегирад.

6.2. БМТ маълумотро дар шакли ҳуҷҷати электроники бо ИЭР тасдиқшуда шабонарӯзӣ тариқи низоми иттилооти РЯ аз ҳар як нуқтаи дар Интернет дастрасбуда қабул мекунад.

6.3. Маълумот аз лаҳзае, ки Муштарӣ аз БМТ оид ба бақайдгирии маълумот дар пойгоҳи маълумот (ПМ) хабарнома мегирад, гирифташуда ба ҳисоб меравад. Агар дар кори канали электроники алоқае, ки Муштарӣ истифода мебарад, дар вақти фиристодани маълумот носозӣ ба вучуд ояд ва аз БМТ тасдиқнома ворид нашавад, он гоҳ портали РЯ дар бораи қабул накардани ҳисобот хабар медиҳад.

7. Тартиби баррасии баҳсҳо

7.1. БМТ дар ҳузури комиссия мавҷудияти ҳуҷҷати электроники баҳснокро тафтиш карда, нусхаи онро пешниҳод мекунад.

7.2. Комиссия ИЭР-и ҳуҷҷати электроники пешниҳодшударо ба воситаи калидҳои электроники ИЭР, ки дар вақти фиристодан/гирифтани амал мекунанд, санчида мебарояд. Агар санчиши натиҷаи мусбат диҳад ва имзои дар ҳуҷҷат буда ба имзои Муштарӣ мувофиқ ояд, он гоҳ қарор қабул карда мешавад, ки маълумоти мавҷудаи файл ба ҳуҷҷати баҳснок ба ғайри БМТ мутобиқат мекунад.

8. Ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоотӣ низоми иттилоотии РЯ

8.1. Истифодабарандагони низоми иттилоотӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд:

истифодабарандагон аз БМТ;

истифодабарандагон аз муассисаҳое, ки ба БМТ ҳисобот месупоранд.

Ҷадвали 1. Нақш ва ҳуқуқи дастрасии Муштарӣ ба низом

Нақши истифодабаранда аз муассисаҳо	Амалиёти асосӣ
Соҳиби E-TOKEN	Аз воҳидҳои ваколатдори БМТ сертификат гирифта, истифодабарандагони муассисаи худро ташкил менамояд ва ба онҳо барои иҷрои амалиёти муайян ҳуқуқҳои зарурӣ таъин мекунад.
Аудитори маълумот	Азназаргузаронии ҳамаи маълумоте, ки дар муассиса мавҷуд аст.
Иҷрокунандаи маълумот	Доҳил ва ислоҳ намудани маълумот, танҳо ба ҳисоботи дахлдор дастрасӣ доранд.
Сарпарастии маълумот	Додани статус аз рӯи натиҷаҳои доҳил ва ислоҳ кардани маълумот, ба ҳамаи ҳисоботҳои ба онҳо вобасташуда дастрасӣ доранд.
Масъули тақмили таҷдиди маълумот	ИЭР ба ҳисоботҳои дахлдор.

Ҷадвали 2. Нақш ва ҳуқуқи дастрасии БМТ ба низом

Истифодабарандаи БМТ	Амалҳои асосӣ
Дорандаи E-TOKEN -и маъмури	Қор бо маълумотномаҳо, азназаргузаронии шумораи муштарӣени портал, журналҳои низом ва ғайра.
Маъмури сертификатҳо ва калидҳои электронии ИЭР	Соҳтан ва нобуд кардани калидҳои электронӣ ва сертификатҳои ИЭР барои истифодабарандагони БМТ ва истифодабарандагони муассисаҳо, зери назорат гирифтани таҷдиди калидҳои электронӣ ва сертификатҳо.
Дорандаи E-TOKEN-и хидматӣ дар шуъба	Ташкили истифодабарандагон барои кормандони воҳиди сохтори дахлдори

	БМТ ва таъини ҳуқуқҳои онҳо.
Дорандаи E- TOKEN-и аудиторӣ	Ташкили истифодабарандагон барои кормандони воҳиди сохтори дахлдори БМТ. Азназаргузарони маълумоти шуъбаю, департаментҳо.
Аудитори маълумот	Азназаргузарони маълумоти ҳисоботҳо/муассисаҳо.
Сарпарасти ҳисоботҳо	Санҷиши маълумоти пешниҳодшуда ва додани статуси қабул шуд/рад шуд.
Иҷрокунандаи ҳисоботҳо	Иҷрои амалиёт оид ба дохил кардани маълумоти ташкилот ва ислоҳи он.

8.2. Сенарияи бақайдгирии мустақилонаи аввала барои дорандагони E-TOKEN:

- дорандаи E-TOKEN ба WEB портал <http://eo.nbt.tj/aspr/> дохил шуда;
- бо тартиби бақайдгирӣ шинос шуда, розӣ будани худро бо шартҳои бақайдгирӣ тасдиқ мекунад;
- дар бораи худ маълумот ворид мекунад, ниг Чадвали 3;
- низом дурустии маълумоти шахсиро месанҷад, дар сурати рад шудан, сабаби радшавиро дар хабарнома (огоҳинома) нишон медиҳад;
- дар ҳолати дуруст будани маълумоти пешниҳодшуда, истифодабаранда барои таҳияи маълумоти мушаххаскунанда: логин, гузарвожа, тасдиқи гузарвожа, саволи махфӣ ва ҷавоб ба он маълумот ворид мекунад. Гузарвожаро низом қабул мекунад, дар он рақамҳо, ҳарфҳои калону хурд (шояд аломатҳои китобатӣ) дарҷ шудаанд;
- нишони почтаи электрониро барои тамос дохил мекунад;
- дар нишони электронии мазкур барои активатсияи логини худ дастур мегирад;
- баъди ин амалиёт истифодабаранда ба саҳифаи <http://eo.nbt.tj/aspr/> ворид шуда, бо мақсади дастрасӣ ба низом логин ва гузарвожаи худро дохил мекунад;
- дорандаи E-TOKEN уҳдадор мешавад, ки мустақилона мувофиқ ба миқдори зарурии кормандони муассисаи/шуъбаи/департаменти худ логинҳо кушода, барои онҳо ҳуқуқҳои дахлдор таъин кунад.

Чадвали 3. Маълумоти зарурии шахсӣ ҳангоми бақайдгирии аввалин

Номи сугун	Тавсиф
Минтақа	Вилояти Хатлон
Шаҳр/нуқтаи аҳолинишин	Кӯлоб
Насаб	Саидов

Ном	Саид
Муассиса	ТАҚХ "Финка"
Нишонии электрони хидматӣ	xxx@fincatj
Департамент	Департаменти қарздиҳӣ
Шуъба	xxx
Телефони ҷойи кор	xxx
Телефони мобилӣ	xxx
Вазифа	сармуҳосиб
Нақш дар низом	Масъули такмили таҷдиди маълумот
№ шиноснома	xxx
Сурат	xxx jpeg
Эзоҳ	

9. Қоидаҳои дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ

Пайдарҳамии додани статусҳо:

- Иҷрокунандаи дахлдори ҳисобот маълумоти заруриро дохил мекунад, низоми иттилоотии РЯ дар вақти дохил кардани маълумот статуси "Мусаввада"-ро мегирад;

- Баъди анҷом ёфтани амалиёти дохил кардани маълумот, иҷрокунанда статуси "санҷишро интизор аст"-ро мегузорад;

- Статуси "санҷишро интизор аст"-ро, ки иҷрокунандаи ҳисобот гузоштааст, метавонад танҳо сарпараст тағйир диҳад. Сарпараст такмил ва таҷдид шудани маълумотро месанҷад ва ҳуқуқ дорад барои иҷрои амалиёти ИЭР статуси "барои имзо дода шуд"-ро диҳад;

- Пас аз гузаронидани амалиёти ИЭР маълумотҳо статуси "Имзо шуд ва ба БМТ фиристода шуд"-ро мегирад. Ин амалиётро низоми иттилоотии РЯ бо таври худкор (автоматӣ) анҷом медиҳад;

- Пас аз он ки маълумот статуси "Имзо шуда ба БМТ фиристода шуд"-ро мегирад, кормандони муассисаҳо ҳуқуқ надоранд ба маълумоти пешниҳодшуда тағйирот ворид кунанд;

- Сарпарастии БМТ амалиёти санҷишӣ мегузаронад ва агар маълумот дуруст бошад, статуси "Қабул шуд"-ро мегузорад ва агар ворид кардани тағйирот лозим шавад, статуси "Барои ислоҳ баргардонида шуд"-ро таъин мекунад. Дар ҳолати охир, барои иҷрокунанда дар муассиса низом ба таври худкор нусхаи маълумотро бо рақами тартибӣ ва статуси "мусаввада" таҳия мекунад. Ба версияи аввалаи маълумот статуси "Рад гардид" дода мешавад ва маълумот барои ислоҳи минбаъда дастнорас мегардад.

- Аудитори БМТ ҳуқуқ дорад маълумоти дорои статуси “Қабул шуд”-ро аз назар гузаронида, статуси “Аз аудит гузашт”-ро илова кунад.

Ҷадвали 4. Статусҳои маълумоти ҳисоботӣ

Номи амалиёт	Статуси ҳисобот
Доҳил/ислоҳ кардани маълумот аз тарафи иҷрокунанда	Мусаввада
Сарпараст тайёр аст маълумотро санҷида барояд	Санҷишро интизор аст
Маълумотро сарпарастии муассиса санҷид, он барои имзои шахси масъул тайёр аст	Барои имзо дода шуд
Маълумот барои ба БМТ пешниҳод шудан тайёр аст	Имзо гардида, ба БМТ фиристода шуд
Маълумотро сарпарастии БМТ санҷида баромад	БМТ қабул кард
Маълумоте, ки ба санҷиши такрорӣ зарурат дорад	Барои ислоҳ баргардонида шуд
Маълумотро аудитори БМТ санҷида баромад	Аз аудити БМТ гузашт
Маълумот бинобар нодуруст будан рад карда шуд	Рад шуд